


Бойназар Бойназаров

САНЪАТИ ТАСВИРЙ 7





БОЙНАЗАРОВ Б.И.

САНЪАТИ ТАСВИРӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 7-уми
мактаби таҳсилоти умумӣ

Вазорати маорифи Чумхурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст



«Полиграф групп»
Душанбе - 2005

МУНДАРИЧА

Дарси 1. Санъати халкҳои ҷаҳон	4
Дарси 2. Кашидани фигураҳои геометрий	11
Дарси 3. Тасвири манзараи деха	13
Дарси 4. Композитсия дар мавзӯи ҷамъоварии ҳосил	15
Дарси 5. Натюроморти сабзавот	16
Дарси 6. Тасвири рангҳои заррин	18
Дарси 7. Натюроморти дастархони пурнеъмат	21
Дарси 8. Корҳои ороишӣ, навиштани шрифт	24
Дарси 9. Расм дар мавзӯи парвози паррандагон	27
Дарси 10. Сӯҳбат оид ба санъати тасвири Шарқ	28
Дар вакти холӣ. Ӯсули корҳои ороишӣ	33
Дарси 11. Санъати давраи Эҳё (Ренессанс)	34
Дарси 12. Ороиши нақшу нигор	40
Дарси 13. Олами ҳайвонот	42
Дарси 14. Ороиши стендҳо ва намоиши асарҳои бадей	43
Дарси 15. Ороиши графикӣ	44
Дар вакти холӣ	46
Дарси 16. Ороиши тарроҳӣ дар мучассамасозӣ	48
Дарси 17. Ороиши солинавӣ	49
Дарси 18. Сӯҳбат оид ба санъати тасвирии халқи тоҷик	51
Дарси 19. Манзараи зимистон	60
Дарси 20. Корҳои ороишӣ	63
Дарси 21. Санъати Рус	65
Дарси 22. Ороиши бадеи газетаи деворӣ	73
Дарси 23. Ба рӯзи артиш	74
Дарси 24. Ангораи тасвири чехраи одам	76
Дарси 25. Ангораи ороиши идонаи 8 март	77
Дарси 26. Эҷодкорӣ дар мавзӯи афсонаҳо	78
Дар вакти холӣ	79
Дарси 27. Композитсия дар мавзӯи кайхон	81
Дарси 28. Ороиши интериер	83
Дарси 29. Тасвири манзараи баҳор	84
Дарси 30. Натюроморт	87
Дарси 31. Тасвири манзара	89
Дарси 32. Сӯҳбат дар мавзӯи санъати нақкошии гулдӯзӣ ва гулбоғӣ	91
Дарси 33. Натюроморт. Тасвири гулҳои рангии	94
Дарси 34. Ороиши интериер	95
Дар вакти холӣ. Осори рӯи санг	96
Тавсия	101

Дарси 1

Санъати халқҳои чаҳон

Санъати тасвирии халқҳои чаҳон роҳи душвору тӯлониро тай намудааст. Он баробари нахустин чамъияти инсонӣ пайдо гашта, дар ҳамбастагӣ бо он ташаккул ва ривоҷ ёфтааст. Аз оғози пайдоиши худ инсоният маҳз ба воситаи меҳнат, ривоҷи истехсолот ва маданият, мубодилаи байниҳамдигарӣ, дониш ва таҷрибаҳои амалий ба пешрафти худ ноил гардидааст. Ҳамкорӣ дар роҳи пешрафт ба инкишоф ва омезиши маданияту санъати тасвирӣ мусоидат менамуд. Ба ин маънӣ, санъати Юнони Қадим, санъати Шарқ, ки дар худ беҳтарин оғаридаҳои мардуми Хиндустан, Эрон, Чин, Осиёи Миёна, Порт ва Юнонро пайвастааст ва дорон арзишҳои байналмилалӣ мебошад.

Санъати Юнони Қадим бо таърихи ганию рангини худ дар саргосари чаҳон маълум аст. Дар сарзамини Юнон, ки бо манзараҳои зебою рангини водиҳову кӯҳсораш машҳур буд, аз замонҳои қадим мардони ҳунарманду эҷодкор зиндагӣ карда, он маданияти ганий ва рангириро ба вучуд оварданд, ки ба ганҷиши маданияту санъати чаҳон дохил шуданд. Аввалин ибодатхонаҳо, қасрҳо ва дигар осори мемории Юнони Қадим асрҳои V-IV пеш аз мелод бунёд гардидаанд. Қасри Гера ва Афина то имрӯз ҳам бо ороиши хоси худ мавриди таваҷҷӯҳи аҳли башар мебошанд. Юнониҳо дар ороиши қасру ибодатхонаҳо ҳайкалтароширо фаровон истифода намудаанд. Дар ороиши биноҳо мавзӯъҳои гуноғуни киссаю ривоятҳо ва корнамоиҳои қаҳрамони Юнон - Геракл ва Персей тасвир ёфтаанд. Дар охири асри V пеш аз мелод тарзи нави ороиши рангаи зарфҳо (табак, кӯза ва гайраҳо) хеле авҷ мегирад. Асрҳои V-IV пеш аз мелод маданияти Юнони Қадим ба қуллаи баландтарини худ мерасад. Дар ин давра муваффакиятҳое дар соҳаи санъату адабиёт ва меморӣ ба даст омаданд, ки он давраи нави классикии намунавӣ ҳисоб мёбад. Рассомон ва ҳайкалтарошони зиёде дар Юнон фаъолияти



Расми 1. Мирон. Дискандоз

эчодӣ менамуданд, лекин дар байни онҳо аз ҷиҳати эҷодкорӣ Мирон, Поликлет ва Фидӣ накши арзандатар доштанд. Мирон яке аз эҷодкорони фаъоли замони худ ба шумор мерафт. Вай дар асарҳояш образи мардони шучову далер ва боғайратро таҷассум намудааст. Ҳусусан, дар асари «Дискандоз» ниҳоят образнок ва равшану пурмазмун тасвир шудааст (Расми 1).

Дар натиҷаи муборизаҳои таърихӣ дар ин сарзамин бисёр лигаргуниҳо ба вуҷуд омаданд. Давраи ҳукмронии Искандари Макдунӣ номи нав - давраи эллинизмро мегирад. Санъати давраи эллинизм нафакат дар сарзамини Юнон, балки дар сар то сари Миср, Осиёи Марказӣ ва қисми шимоли Бахри Сиёҳ паҳн шуда буд.

Бисёр асарҳои оғардидашудаи давраи эллинизм нозунию зебогии хоси симони антикӣ гузаштагони юонониҳоро нигоҳ доштаанд.

Ҳайкалҳои давраи эллинизм бо ҷанбаҳои маънавию зоҳирӣ ва зебогиҳои нотакрорӣ худ машҳур гаштаанд. Ҳайкалҳои шӯҳратманди Афродита аз қабили чунин мӯҷассамаҳоянд. Дар Юонони Қадим ба вуҷуд омадани асарҳои бузурги санъат, ба монанди




Расми 2. Венераи Мелос

Венераи Мелос, ба пешрафти санъати халқҳои ҷаҳон такони бузурге бахшид (Расми 2).

Дастовардҳои бузурги хунармандони Юнони Қадим дар санъати Рими Қадим идома меёбад. Римихо аз меъмориҳо ва санъати тасвирий тамоми нозукиҳои ороиши юонониҳоро омӯхтанд. Дар соҳтани биноҳо тарзи меъмориро бо ороиши релеф аз сангӣ мармар истифода мебурданд. Дар санъати Рими Қадим соҳаи ҳайкалтарошӣ ба инкишофи баланди хунармандӣ мерасад.

Рассомони Рими Қадим санъати комили чеҳранигориро (порт-


рет) ба вүчуд оварданд. Римихо дар ороиши ҳар як бино мозайка ва накқоширо ба таври васеъ истифода мебурданд. Дар ҳайкалсозӣ ороиши тиллокорӣ хеле авҷ мегирад.




Расми З. Ороиши кӯза



Расми 4. Олихай Эйрене




Расми 5. Харобаи аркони бузург дар Палмира



Расми 5а. Пропилеи, Афина



Расми 6. Колизей, Рим



Расми 7. Ибодатхонаи Деметра, Олимпия


Дарси 2

Кашидани фигураҳои геометри


Предметҳои геометри аз ҷиҳати шакл ва андоза хеле гуногунанд. Дар мавриди кашидани он зарур аст, ки шакли умумии предметҳо ҳамаҷиҳата бо аниқ намудани андоза ва тарзи ҷойгиршавии онҳо дар рӯи когаз мароковар ва эҷодкорона иҷро шавад.

Ҳангоми муайян намудани таносуби предметҳо алоқамандӣ, ҷойгиршавӣ, дуру наздикӣ, андозаи баландию пахнӣ, ки ҳатти пайвастшавии перспективаро бо предметҳо дурахшон месозанд, мукоиса намоед. Дар мавриди дар ҳамвориҳо ҷойгиршавии гурӯҳи предметҳо зарур аст, ки тасвирро ҳамаҷиҳата асоснок намоем. Дар расми ҳаҷми бузургии ҷисмҳои калонро бо қисмҳои ҳурд мукоиса карда, бори дигар фарқияти онҳоро муайян созед.


Акнун кӯшиш намоед, ки ҳар як предмети ҷудогона мувоғики нақша ба таври аниқ ва муайян тасвир шавад, ба дуруст будани ҷойгиршавии предметҳои дуру наздик ва алоқамандии онҳо диккат дихед. Предметҳои наздик бояд бо акси баланду тобишҳои ҳуд дар рӯшной ва соя аз ҳам фарқ кунанд. Предметҳои дурвоқеъбуда бо штрихи паст тасвир гарданд. Агар зарур бешад, фарқияти торикиро бо штриҳ дар баъзе ҷойҳои предметҳои асосӣ ва сояе, ки дар ҳамворӣ воеъ мебошад, равшан намоед. (Расми 8, 9, 10, 11).




Расми 8



Расми 9



Расми 10



Расми 11


Дарси 3

Тасвири манзараи деха


Хар деха бо манзараҳои зебою дилфиреби худ аз дехаи дигар фарқ мекунад. Пас аз сайругашт дар бораи табиати назаррабои атрофи деха дар ёди хар қадоми шумоён хотираҳои аҷоибе бокӣ мондааст. Манзараро тарзе тартиб дихед, ки аз ҷиҳати композитсия бо манзараи зебои кӯхсор, абрҳо, дарёҳо, дарахтони гуногун мароковару дилчаш бошад, мавкеи ҷойгиршавии дехаи обод, баландию нишебии теппаҳо дар расм низ тасвири ҳудро ёбанд.

Дар мавриди қашидани расм ба фаркияти предметҳои дурӯназдик, ки аз ҷиҳати перспектива вобастагӣ доранд, диккат дихед. Агар бодиккат ба манзараи деха нигоҳ қунед, дар назари шумо предметҳо аз ҷиҳати ҳаҷм ва рангҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Манзараи дехае, ки шумо тасвир менамоед, бояд ҳамаҷиҳата бо ҳамдигар алоқа дошта бошад. Ҳангоми тасвири манзараҳои деха, ки борҳо дар вакти сайругашт онро мушиҳид кардаед, дар расмҳоятон ба таври ҳақиқӣ тасвир шавад. Ба ҷиҳати ҳамоҳангии наботот, зебоии табиати гирду атроф аҳамият дихед.


Зебоии атрофро тарзе тасвир намоед, ки тобиши гуногуни рангҳои дарахтону теппа, шаклҳои аҷоиби барғҳо, мувоғиқати рангҳо равшан ба назар намоянд. Қӯшиш намоед, ки манзараи дехаро дилчашпу гуворо тасвир намоед.




Расми 12



Расми 13



Расми 14




Расми 15

Дарси 4


Композитсия дар мавзӯи чамъоварии ҳосил

Ҳар кадоми мо дар чамъоварию ғунучини меваю саозавот, пахта ва гайра ба калонсолон ёрӣ мерасонем. Мувофики шавку завқатон манзараи лозимиро интихоб намоед. Дар асоси мавзӯъ бандубастро тарзе ба қалам диҳед, ки манзараи бог, сабзазор, пахтазор тасвир ёфта, одамон бо чамъоварии ҳосил машгул бошанд. Мавзӯро бодиккат мушиҳида намуда, сипас аз тасаввурот ва хотираи худ чамъоварии меваю сабзавотро тасвир намоед.

Дар расм одамонро ҳангоми кор дар сахро акс намоед. Дар мавриди бо ранг кор кардан кӯшиш намоед, ки зебоии атрофро бо тобиши рангҳои зард, чигарӣ, сурх, норанҷӣ



Расми 16



Расми 17

ва дигар рангҳо, ки хамохангӣ зебони табиати зарринро нишон дихад, тасвир кунед. Чунин зебони рангинро бо манзараи сахрои пахтазор вакти тулӯъ ва гуруби офтоб бо рангҳои норанҷӣ, сурхчатоб, чигарӣ ва дигар рангҳо, ки ба рӯи замин, кӯҳу теппаҳо нурафшонӣ менамояд, зеб дихед. Манзараи табиат дар ин маврид аз гуногуни рангҳо зебо мегардад.

Дарси 5

Натюрморти сабзавот


Ҳар як натюрморт дар худ мазмунеро аз ҳар ҷиҳат ифода менамояд, ки фикри ба вучуд омадани композитсияро аз ҷиҳати шакл, андоза, ҳаракати предметҳо, муносибати хамохангӣ ва гайра дар расм аён мегардонад. Дар оғози қашидани расм аз асли ашё, гуногуншаклии предметҳоро, ки ҷиҳатҳои фарқкунандада доранд, дар натиҷаи мукоиса муайян созед. Ин тарзи муко-

иса дар ичрои кори амалӣ натичаи хуб медиҳад. Барои мароқовар шудани натюрморт ҳатҳои чӯяндагиро аз ҳар ҷиҳат равшантар гардонед. Диккати асосиро ба моҳияти расм: ҷиҳати таносуб, конструксия, соҳтани перспектива дода, онро асосноку шавқовар тасвир намоед. Дар мавриди кор ба самти рӯшной ва сояфкани, ки шакли гуногунии предметро равшан менамояд, эътибор дихед.


Барои ба нуктаи умумӣ овардани ҳамаи предметҳо лозим аст, ки ҷиҳатҳои баробарии онҳоро асоснок намоем, зеро шарти тасвири табии ба ин вобаста аст. Дар мавриди бо ранг кор кардан агар ҳоҳед, ки ба душворӣ дучор нагардед, якбора бо мӯйқалам аз ранги таҳранг ё равшани ҷамъи соя дар предмет нуктаи даркориро муайян намоед. Ҳангоми расмкаши ба намуди рангҳои гарму сард диккат дихед ва таносуби рангпартоҳоя-тонро дар хотир нигоҳ доред.

Ҳангоми истифодай ранг ба омехтаи ранги аслии он рангҳои тасвиршударо, ки дар натичаи рӯшной ва ҳолатҳои дигар ба амал меоянд, илова намоед. Азбаски натюрморт аз сабзавоти гуногунранг иборат аст, рангҳон ҳақиқиро аз ҳар ҷиҳат дуруст кор фармоед. Ҳамаи рангҳон нозуку муносибро ба эътибор гирифта, дар расм истифода намоед. Ғайр аз рӯшной боз чилои рангҳо барои ҳар як предмет зарур аст, ки муносибати таҳранг ва ҳамворие, ки дар он предмет ҷойгир гаштааст, таҷассум ёбад.


Тарзи гузориши рангҳоро аз ҳар ҷиҳат дар расм ба тарзе гузоред, ки нафосату зебони тобиши рангҳою предметҳо аз байн нараванд. Фарқи рангҳои қисми торику равшани натюрмортро ҳатман тасвир кунед. Қӯшиш намоед, ки натюрморт бо маҳорат ва ҳунари баланд ба анҷом расад.



Расми 18



Расми 19



Расми 20



Саволҳо:

1. Барои мароқовар ва пурнур будани расм чӣ гуна хатҳоро мекашанд?
2. Чаро рангҳои тағийирёбанда дар предметҳои асли назаррасанд?
3. Барои он ки дурахши рангҳо дар расм акс гардад, чӣ бояд кард?

Дарси 6

Тасвири рангҳои заррин

Табиат дорои ранги чило, тароват, нафосати хос ва нотакорӣ аст, ки сарчашмаи зебоиҳои дунёи рангин мебошад. Чилою дурахши рангҳо маҳсусан дар айёми ивазшавии фаслҳои сол, фарорасии мавсими нав баръало хис мегарданд. Эҷодкор аз табиат на факат илҳом мегирад, инчунин меҳоҳад рангу таровати

табирио инъикос намояд. Ҳангоми тасвири манзараи заррин, ки хоси фасли тирамоҳ аст, диккати асосиро ба дуруст дарк намудани фарқи рангу чило ва мохирона тасвир намудани зебони асли манзара равона созед.

Дар мавриди кашидани расм истеъоди хуби офаандагӣ зарур аст, то ки бо бадиёти баланд асари қобили таваҷҷӯҳ тавлид шавад. Дар эҷоди манзараи тирамоҳи заррин тасвири манзараи кӯҳ, теппа, дарахт, саҳрои васею осмони софро бо ҳатҳои ҷудогонае тарзе тасвир намоед, ки бандубости асар мазмуни хубу таҳайюли баланди эҷодӣ дошта бошад.

Барои мароқовар шудани расм бори дигар манзараи тасвиршударо бо ҳатҳои пурмазмун, ки расмро пуркуват ва дурахшон мегардонанд, оро дихед. Азбаски манзараи тирамоҳи заррин бо обу ранги худ ҷиҳатҳои фарқкунанда дорад, кӯшиш намоед, ки он гуногуний ва ҳамоҳангии рангҳои манзараро фаро гирад. Ба дуруст будани ҷойгиршавии предметҳои дуру наздик ва алоқамандии онҳо дикқат дихед. Предметҳои наздик бояд бо тасвири баланду тобиши худ дар байни рӯшной ва соя аз ҳам фарқ кунанд. Барои тасвири он рангҳон зард, норанҷӣ, сурх, ҷигарӣ ва дигар рангҳоро, ки обурангнокиро дурахшон мегардонанд, истифода баред. Ба он муваффақ шавед, ки рангҳо дар манзара зебою нафис тасвир шаванд. Ба он ҷиҳат низ дикқат дихед, ки ранги замин, кӯҳу роҳ ва дарёча вобаста ба дурии ма-софа фарқ дошта бошанд. Тадриҷан аз рангҳои серчилову баланди қатори пеш ба рангҳои пасти дур ҷоъеъгардила гузаред.

Дарахтро бо ҳамоҳангии рангҳои заррин тарзе тасвир созед, ки бо дурахшонӣ ва рангҳои серчилову баланд назаррас шавад. Тасвирро тарзे ба анҷом расонед, ки манзараи зебою рангини оламро ба хотир орад.



Расми 21



Расми 22



Расми 23



Расми 23 а

Дарси 7

Натюморти дастархони пурнеъмат

Дар ҳар хонадон, хусусан дар рӯзҳои иду тӯй, маъракаҳои гуногун дастархони пурнозу неъмат ороста мешавад. Дастархони пурнозро анвои меваҷот, нону кулча ва зарфҳои гуногун зеб медиҳанд. Натюморти дастархони пурнеъмат аз натюморти меваҳои гуногун аз ҷиҳати ҳачму шакл, рангҳо хеле фарқ мекунад.

Пеш аз он ки расмкаширо оғоз намоед, ҳамиро бояд ба эътибор гиред, ки ҳачм, шакли предметҳо ба воситаи ҳатҳои ёрирасон ва сояю рӯшной муайян карда мешаванд. Аз байни онҳо предметҳоеро, ки ба шумо ва ба сарчашмаи рӯшной наздиктар ё дуртар воқеъ мебошанд, чудо намоед. Пас аз ин ба он ҷои предмет, ки рӯшной афтидааст, назар афканед. Аммо ҷои камрӯшноиро низ ба эътибор гиред. Дар вакти кашидани расм тарафҳои рӯшной, сояи онро ба предмети аслӣ муқонса карда, дурустии онро санҷидан лозим аст.

Предметҳо ва қисмҳои алоҳидаи онҳо вобаста ба дураҳши мутаносибан камшаванда хурдтар ба назар мерасанд.

Масалан, ду предмети шаклан баробарро гиред ва дар рӯ ба рӯятон якеро наздиктар, дигарашро дуртар гузоред. Онҳо аз ҷиҳати баландӣ, дарозӣ ва паҳнӣ як бошанд ҳам, ба назаратори гуногун менамоянд.

Воситаи дигари ифодаи ҳачм - афтидани соя дар ҳамворӣ мебошад. Аз ин рӯ, мо метавонем рангҳоро чунин фарқ кунем:

а) дураҳшон (ҷои аз ҳама равшантар дар предмет);

б) нимсоя - торикшавии ранг дар байни рӯшной;

в) сояи пурра. Афтидани соя дар ҳамворӣ. Сояи рӯшной ба масофа ҳам вобастагӣ дорад.

Монандӣ: ҳар қадар предмет ба рӯшной наздик бошад, ҳамон қадар акси байни рӯшной ва соя дураҳшонтар мегардад. Аммо агар дур бошад, акси рӯшной сусттар мегардад.


Дар лаҳзаи аввали кашидани расм ҳаракат намоед, ки ҳолати дурусти ба шакл даровардану диккатчалбунанда будани предмети тасвиришударо дарёбед.

Расмро тарзе ичро намоед, ки равшани дуруст инъикос гардад ва ба хубӣ шакли предметро пурра муайян кунад. Пас

аз ин, дар тасвири натюрморт тарзе рафтор бояд кард, ки хатхой гуногун ба шакли предметҳо, ки худуди байни равшаний ва соя, ки ба ҳамворӣ меафтанд, мураттаб сохта шавад.

Баъдан барои мувофиқати предметҳоро аз назар гузаронидан ба он чиз диккат дихед, ки предметҳои ба назар афтандашолати амудӣ ё уфукии худро нигоҳ доранд. Ҳангоми бо ранг ичро намудани натюрморт фарки дурахшонии тобиши рангҳои аслии предметҳоро, ки дар натиҷаи таъсири фазогии рангҳо хеле тағиیر меёбад, ба эътибор гиред. Пас аз ин ранги равшан ва торикро фарқ намоед. Рафти корро чунин бояд кард: дар палитра (тахтача барои рангҳо) рангҳоеро, ки ранги тобиши предметро ифода мекунанд, интихоб намуда, дар тасвир рангҳоро нишон дихед, то ки онҳо ба шакли предмет мувофиқ бушанд, аммо саъӣ кунед, ки дурахшандагий ранги чудогона тасвир карда нашавад.


Пас аз он ба таври дақиқ рангҳои предметҳои бокимондаро чо ба ҷо гузоред. Ҳаракат намоед, ки ҳанӯз ранг хушк нашуда, сояро тасвир карда ба охир расонед, то ки тасвир аз ҳама ҷиҳат зебою рангин таҷассум гардад.



Расми 24



Расми 25



Расми 26



Саволҳо:

1. Ҳаҷм, шакли предметҳоро ба воситай қадом ҳатҳо тасвир кардан мумкин аст?
2. Ифодай рӯшной ва афтидани соя чӣ ҳел муайян карда мешавад?

Дарси 8

Корҳои ороиши, навиштани шрифт

Шрифт - ин тасвири графикӣ ҳарф ва ададҳо аст. Ба тарзи дигар, ҳарф ё ададҳоро эҷодкорона, зебо ва фахмо рӯи қоғаз аж сунондан аст. Ихтирои шрифт дар инкишофи ҷамъияти инсонӣ нақши бузурге бозидааст. Аз шрифт дар корҳои таргигботию ороиши истифода мебаранд. Бо шрифт рӯзномаю маҷалла, шиор, аёниятҳо, китобҳо оро дода мешаванд. Ҳар як ороиши шрифт дар китобҳо, аёниятҳо, эълонҳо бо тарзҳои гуногун таҷассум мешаванд. Барои ҳамин рассомон кӯшиш менамоянд, ки дар навиштани шрифти полиграфӣ композитсияи гуногуни замонавиро эҷодкорона истифода баранд.

Навишти шрифт ва расмҳо аз ҷиҳати ороиш хеле гуногун мебошад. Масалан, ҳафтаномаҳои «Адабиёт ва санъат», «Омӯзгор», «Известия», «Чархи гардун», «Тоҷикистон» ва гайра аз ҷиҳати ороиш аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Тарзҳои гуногуни мураттабу равшани шрифт вучуд доранд, ки рассомон дар ороиш истифода мебаранд. Ҳар як шрифти таргигботӣ номи ҳоси ҳудро дорад. Масалан, шрифтҳои академӣ, ҳаҷмдор, буришнок, коргарӣ, ороиши ва гайраҳо аз ҷиҳати навишт ва ороиш хеле фарқ мекунанд.

Ҳар як тарзи шрифт бо андозаҳои пахнӣ ва баландӣ навишта мешавад. Дар баяз мавридиҳо шрифт бо тарзи нишеби ҳарфҳо низ навишта мешавад.

Барои мароковар навиштани шрифт дар навбати аввал бо қалам ангораи онро созед. Сипас, вазифаро бо ранг иҷро

намоед. Дар навиштани шрифт ба таносуб ва фосилаи он дик-
кат дихед. Ҳарфҳои Ф, М, Ш, Ю, Ж назар ба ҳарфҳои дигар
андозаи ба худ хос доранд. Зебо навиштани шрифт ба матн
вобаста аст. Чӣ қадаре ки матнро қӯтоҳ интихоб намоед, ҳамон
қадар мароковар ва дурахшон навишта мешавад. Кӯшиш на-
моед, ки матн бо рангҳои баланд навишта шавад.

Барои иҷрои ин супориш бо перои плакатӣ навиштан дар
навбати аввал ҳеле осон аст. Аз рӯи шрифт ҳарфҳоро нависед.

**А Б В Г Д Ж
Е З И К Л М
Ҷ О Н Р П Ъ
Т С У Ф Х Ц
Ч Я Э Щ Ъ
Ы Ю Ш
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**

А Б В Г Д Ж
Е З И К Л М
Й О Н Р П Ъ
Т С У Ф Х Ц
Ч Я Э Щ Ъ
Ы Ю Ш
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Расми 28



Расми 29


Дарси 9

Расм дар мавзӯи парвози паррандагон

Пеш аз огози расмкашӣ хати уфукӣ - сатҳи ҳамворӣ ва ғазоиро тавре муайян намоед, ки қисми ҳаво масофаи васеъро ишғол намояд. Расмро тарзе тасвир намоед, ки парвози паррандагон дар манзараи паҳновари осмони соғу қӯҳсор ва дарё, ки зебоиро аз ҳама ҷиҳат пурра менамояд, акс гардад.

Тарзе амал кунед, ки расм аз ҳама ҷиҳат мароқовару диккат-чалбунанда бошад. Парвози паррандагонро бо ҳатҳои дурахшон тасвир карда, ҳамчунин ҷиҳати ҳаракату шакли предметро пурра муайян кунед.

Пас аз ба шакл даровардани манзара ба тарзи парвози паррандагон, ки дар масофаҳои гуногуни фазо ифода ёфтаанд, эътибор дихед. Дар мавриди бо ранг кор кардан кӯшиш намоед, ки муносибату мувофиқат, таносуби рангҳо ба амал ояд, то максади асарро равшан ифода кунад. Унсурҳои дигари расм бояд бо рангҳои мувофиқаткунанда тасвир шаванд. Рангҳоро дар манзара тарзе гузоред, ки мавкеи дуру наздик, пасту баландро фаро гиранд. Рӯшной ва соягии тасвири паррандагонро аз ҷиҳати дурахшонӣ, фарки рангҳо, ки дар натиҷаи тъясирӣ фазогӣ ба амал меоянд, нишон дихед. Ба дурахшонии рангҳо эътибор дихед. Дар марҳалаи ба итимом расонидани амалиёти сураткашӣ аниқ аз назар гузаронед ва ҷиҳатҳои номувофиқро такроран оро дихед, дурахшонӣ ва сояфкании қисми пешро бойтар гардонед. Чунин тарзи кор барои зохир намудани шакл ва диккатчалбунанда гардонидани сифату тобиши ранг аз аҳамият ҳолӣ нест.



Расми 30



Расми 31

Дарси 10

Сүхбат оид ба санъати тасвирии Шарқ

Мардуми Шарқ бо аньанаҳои махаллӣ ва хусусиятҳои муҳими ҳуд маданияти баланд ба вучуд овардааст. Бозёфтҳои қадимаи асрҳои IV-I пеш аз мелод намунаи хуби осори фарҳангӣ ба шумор мераванд. Ин бозёфтҳо дар сарзамини Миср, Эрон, Хиндӣ Қадим, Чинҷ маҳфуз мебошанд. Дар сарзамини мисриён аз замонҳои палеолит ва неолит тарзи ороиши рӯи сангҳо ва ороиши гуногуни кулолгарӣ ба вучуд омадааст. Дар баробари ин пешравиҳо соҳтани ишрооти меъморӣ, тарзи ороиши санъати тасвирӣ дар биноҳо хеле авҷ мегирад. Дар Нил, Сахара, Газа ва дигар минтақаҳои Миср соҳтани биноҳо бо тарзи ороиши хоси замон қасб шуда буд. Аҳром, яъне макбараҳои фиръавнҳои Миср бо санъати баланди меъморӣ сохта шудааст.

Ахроми Хеопс бо ороиши монументалӣ баландтарин (146 м) ахром аст. Ороиши монументалӣ, зебоихои нотакрор дар ҳайкалҳои Нефертити, Фиръавн, Тутанхамон бо ҳунари баланди эҷодкорӣ истифода шудаанд. Нигаред ба расми 32.



Расми 32. Миср, Никоби тиллоии Тутанхамон



Расми 33. Ахроми Миср

Санъати Ҳиндустон

Санъати Ҳиндустон асосан аз меъморӣ, хайкалтарошӣ ва ороиши нақшу нигор хеле бою рангин буда, асарҳои оғаридашуда дар Дехлӣ, Агра, Ачанта, Бомбай ва дигар шаҳрҳо хеле зиёданд. Ҳар як асари меъморӣ бо ороиши зебою рангин таҷассум шудааст. Яке аз намоёнтарин ёдгориҳои меъмории Ҳиндустон Тоҷмаҳал мебошад. Макбара дар давраи ҳукмронии Темуриёни хинд (1526-1558) ба хотираи Мумтоз (зани Шоҳи Ҷаҳон) дар назди шаҳри Агра, соҳили хушманзараи рӯди Ҷамна бунёд шудааст. Девори Тоҷмаҳал аз мармари сафед буда, рӯяш бо сангҳои қиматбаҳои зумрад, лаъл ва лочуварди Бадаҳшон ороиш ёфтааст. Тоҷмаҳал аз рӯи шаҳомат, зебой, нафосати бадей ва ороиши гаронбаҳо, бандубости мӯкаммал ва таносуби дилрабои тарҳ яке аз мӯъчицаҳои олам ба шумор меравад. Тоҷмаҳал на танҳо комёбии бозёфти ҳунармандони Ҳинд, балки таҷассуми анъанаи бой ва нозуки санъати меъмории Осиёи Миёна ва Эрон низ мебошад, чунки он бо ҳамдастии меъморону ҳунармандони ин кишварҳо бино ёфтааст. Ёдгориҳои таъриҳии меъморӣ ва


санъяти тасвири дар сарзамини Афғонистон аз замони Юнону Бохтар ва Кӯшониён бокӣ мондаанд. Дар кӯҳсори Бомиён ҳайкали монументалии 53-метраи Буддо мавҷуд аст, ки бо хунари баланди нафосати бадеӣ ва ороиши гаронбаҳо мӯълизакорона офарида шудааст.



Расми 34



Расми 35



Расми 36. Точмаҳал



Саволҳо:

1. Мардуми Шарқ чӣ гуна маданиятро ба вучуд овардаанд?
2. Дар сарзамини Миср дар кадом замон ороиши рӯи сангҳо ва кулолгарӣ ба вучуд омадааст?
3. Ахроми Хеопс чанд метр баландӣ дорад?
4. Ёдгориҳои Ҳиндустон дар кадом шаҳрҳо соҳта шудаанд?
5. Тоҷмаҳалро дар кадом шаҳр ва дар замони кӣ бунёд кардаанд?
6. Чаро Тоҷмаҳалро мӯъчиҳаи олам меноманд?

Дар вақти холӣ

Усули корҳои ороиши

Дар мавридиҳои гуногун ба шумо лозим меояд, ки бо корҳои ороиши машгул шавед. Ҳар як кори ороиши нозукиҳои хоси худро дорад. Барои аз худ намудани ин нозукиҳо таҷрибан хуби корӣ зарур аст. Ҳусусияти асосии расмҳои бо акварел, гуаш кашидашуда равшан будани ранг аст, ки тобишу ҳоссияти коғаз ва тозагии вай аз байни он намудор мешавад. Ҳусусияти асосии акварел ин аст, ки он шаффофиро нигоҳ медорад. Барои натиҷабаҳш иҷро намудани ин супориш маслиҳат медиҳем, ки машқҳои пешниҳодшударо бо тамоми рангҳо иҷро намоед. Ин тарзи машқҳо имконият медиҳад, ки ҳусусиятҳои рангҳои акварелиро пурра омӯзед. Дар навбати аввал усули пардоздиҳиро бидонед. Бо оби тоза расмро аз боло ба поён, аз чап ба рост давонед ва то дами хушк шудани об интизор шавед. Ҳамин тавр шумо тарзи гузариши рангҳоро аз тобиши баланд ба тобиши паст аз худ мекунед. Онро дар иҷрои корҳои ороиши метавонед истифода баред. Ҷӣ қадар рангҳоро дар ороиш шаффофттар истифода баред, ҳамон қадар ороиш зеботару сифатнокиаш баландтар мегардад. Дар ороиши расм матнҳо бо шрифт навишта мешаванд. Қӯшиш намоед, ки тасвир ва навиштани шрифт дар асоси композитсия хубу равон, зебою нафис ороиш ёбад.



Расми 37

Дарси 11

Санъати давраи Эхё (Ренессанс)

Давраи Эхё дар таърихи маданияти оламиён давраи нав аст. Давраи Эхё давраи ба вучуд омадани дигаргунихои иҷтимою иқтисодӣ

дар мамлакатҳои Ҷарб, махсусан Италия, Ҳолландия, Фаронса, Олмон мебошад. Дар давраи Эҳё савдо босуръат тараккӣ кард, ки ин сабаби ба вучуд омадани аввалин корхонаҳои капиталистӣ ва мустаҳкам шудани робитаҳои тиҷоратии байни шаҳрҳо гардид.

Ин дигаргуниҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар ҳаёти ҳалқҳои Европа боиси ба авчи олий расидани маданияту санъат гардид. Ҳодимони адабиёт ва санъат имконият пайдо намуданд, ки дар асарҳои худ зебоии аслии табиат ва инсонро таҷассум созанд. Мақсади асосии маданияти давраи Эҳё ба вучуд овардани гуманизм буд.

Рассомон кӯшиш намуданд, ки дар эҷодиёти худ анъаҳои устодони антиқаро аз нав ба вучуд оваранд. Аз ин ҷо, номи ин даварро барқароршавии санъат, яъне давраи Эҳё, ё Ренессанс меноманд. Аксарияти ҳодимони маданияти давраи Эҳё эҷодкорони бузург буданд, ки дар соҳаҳои гуногун кобилияти баланди эҷодӣ доштанд. Масалан, Леонардо да Винчӣ нафакат асосгузори зинданигорӣ (живопись), балки ҳайкалтарош, олим, нависанда, меъмор, муҳандиси техникӣ, мусикинавоз низ буд. Рафаэл, Микеланҷело ва дигар ҳунармандон ба гайр аз рассомӣ, дар соҳаҳои илм ҳам истеъдоди баланд доштанд. Санъати давраи Эҳё услуби махсуси худро ба вучуд овард, ки ба илми санъати реалии гуманизм поя гузошт.

Маркази инкишофи марҳилаи аввали замони Эҳё шаҳри Флоренсияи Италия буд. Асосгузорони ин марҳила Донателло, Мазаччо ва дигарон буданд. Асарҳои оғаридаи Мазаччо, Донателло ва дигарон ба талаботи реализми давраи Эҳё ҷавобгу буданд. Санъати эҷодкорони бузург Леонардо да Винчӣ, Рафаэл, Микеланҷело авчи олии санъати давраи Эҳё ба ҳисоб меравад.

Леонардо да Винчӣ

Леонардо да Винчӣ рассоми бузурги давраи Эҳё буд. Ӯ соли 1452 дар шаҳри Винчии назди Флоренсия таваллуд ёфтааст.

Нозукиҳои санъатро дар Флоренсия аз устодони машҳури он

давра омӯхтааст. Асархон оғарылдаи Леонардо да Винчӣ «Мона Лиза», «Мадонна Лита», «Шоми махфӣ» ва гайра мебошанд. ки дар онҳо рассоми бузург зебоии инсонро тасвир кардааст.



Расми 38. Леонардо да Винчӣ. Модар бо тифлаш «Мадонна Лита»



Расми 39. Леонардо да Винчӣ. Мадонна дар мавора

Рафаэл

Рафаэл эҷодкори фаъолу намоёни давраи Эҳё буд. Соли 1483 дар Урбин таваллуд ёфтааст. Нозукиҳои расмкаширо дар айёми кӯдакӣ аз падараш омӯхтааст. Сипас, Рафаэл

барои таҳсил ба Флоренсия меояд. Мавзӯи дӯстдоштаи Рафаэл Мадонна аст. Симои Мадонна чунон дурахшону рангин ва мохирона таҷассум ёфтааст, ки ягон рассоми дигар ба ин хел муваффақият ноил нагаштааст. Беҳтарин асари Рафаэл «Мактаби Афина» ба шумор меравад. Дар ин асар симои файласуфони Юнон бо шогирдонашон хеле пурмазмуну рангин тасвир шудааст. Рафаэл чун рассоми чехранигор тасвирҳои гуногунро низ ба қалам додааст. Ба расми 40 нигаред.




Расми 40. Рафаэл. Мадоннаи Сикстинӣ

Микеланчело

Микеланчело чун ҳайкалтароши шүхратманди давраи Эхё дар мавзӯъхи гуногуни ҳаётӣ ва таърихӣ асарҳои бебаҳо оғаридааст.

Микеланчело соли 1475 дар Капрез (назди Флоренсия) таваллуд шудааст. «Мучассамаи Давид» беҳтарин асари рассом ба шумор меравад. Дар тасвир Давид ҳамчун рамзи инсони бузург, ҷавони диловару ҷангвари ватандӯст, бо нигоҳи таҳдидомезу умебахш ба ҷашм намудор мегардад. Микеланчело чунин шүхратмандию эҷодкориро дар асарҳояш «Моисей», «Офари ниши одам», «Мучассамаи шаб» бо як хунари воло ва нотакрор таҷассум намудааст.



Расми 41. Микеланчело. Давид



Саволҳо:

1. Давраи Эҳё дар таърихи оламиён чӣ гуна дигаргуниҳо овард?
2. Сабаби ба вучуд омадани давраи Эҳё дар чист?
3. Асосгузорони давраи Эҳё киҳо буданд?
4. Чаро асосгузорони давраи Эҳёро эҷодкорони бузург меноманд?
5. Кадом асарҳои Леонардо да Винчиро медонед?

Дарси 12

Ороиши нақшу нигор

Ҳар як ороиши нақшу нигор бо қонуният ва ҷиҳатҳои бадени худ зебу зиннати тасвирро афзун менамояд. Чунин зебой дар ороиши нақшу нигор, намоишҳо, эълонҳо, газетаҳои деворӣ, либосҳо, даъватномаҳо, таҳтаҳои фахрии аълоҳиёни мактаб, аёниятҳо ва гайра истифода мегардад.

Барои ҳамин омӯзиши ҳамаҷонибаи воситаи нақшу нигор, тарзи композитсия, ранг ва расм ба ҳар яки шумоён натиҷаи хуби ҳунармандӣ мебахшад. Чунин тарзи омӯзиш дар ташаккул ва ғивоҷи ҳиссииёти эҷодкорӣ, ранг, шаклҳо ва дар корҳои амалии ояндаи тасвирӣ натиҷаи дилҳоҳ медиҳад. Акнун ба шумоён тавсия медиҳем, ки супоришро иҷро намоед.

1. Ороиш дар намуди хати рах-раҳ барои эълонҳои консерти дар толори мактаб.
2. Оронши нақшу нигор барои даъватнома ба намоиши


асархой рассомони точик.

3. Ангораи ороиши, либоси идона бо якчанд ранг.

Дар мавриди сохтани ангораи накшу нигор дар навбати аввал оид ба тарзи ороиш тасаввуроти дуруст пайдо намудан зарур аст.

Агар ба шумо лозим шавад, ки ороиши эълонро ранг намоед, дуруст фикр кунед, ки чойгишавии накшу нигор ба қадом тарафи эълон мувофикат мекунад. Инчунин таносуби накшу нигор ба андозаи эълон бояд мувофикат намояд.

Кўшиш намоед, ки ороиши накшу нигор аз чихати композитсия ва тарз зебо ичро гардад. Барои ороиши корҳои амалий низ ин накшу нигорро тавсия медиҳем. Дар вакти холӣ метавонед мустакилона ангораи ин супоришҳоро мувофики мавзӯъҳои номбаршуда ба тарзи дигар тартиб дихед.



Расми 42



Расми 43




Расми 44

Дарси 13

Олами ҳайвонот

Ҳайвоноти гуногуни олам дар табиат хеле зиёд буда, бо ҳаёти инсон зич алоқаманд аст. Мавзӯи тасвири ҳайвонот дар эҷодиёти рассомон мақоми хосе дорад. Кӯдакон дар айёми мактабхонӣ бо шавқи калон расми ҳайвоноти гуногунро мекашанд. Ин шугли дӯстдоштаи мактабиён мебошад. Аз ҳамин сабаб онҳо аз омӯзгор тарзи дуруст ва мароқовар қашидани расми ҳайвонотро пурсон мешаванд. Дар мавриди расмкашӣ тарзи дурусти соҳтани шакли анатомиро, ки дар асоси он кори



Расми 45



Расми 46

амалй ичро мешавад, бояд ба инобат гирифт.

Барои дуруст ва асоснок тасаввур кардани соҳти анатомии ҳайвон онро ба тарзи ангора кашед ва дар оянда барои кашидани расм истифода баред. Акнун барои мароқовару дуруст кашидани расм ҳангоми ҳаракатҳои гуногун дар варак кӯшиш намоед, ки тасвир бо хатҳои фарқкунанда оғоз шавад. Сипас, онро бо рангҳои равshan, ки расмро пурнур ме-кунад, таҷассум созед. Ҳангоми бо ранг кор кардан кисмҳои алоҳидаро бо нӯги мӯйқалам, чойҳои соягиро моҳирона бо ранги ториктар тасвир намоед. Ба ин восита тобиш ва ҳамоҳангии рангҳо дар тасвир назаррас мегардад. Барои дуруст ичро намудани ин мавзӯъ расмҳои 45 ва 46-ро тавсия медиҳем.

Дарси 14

Ороиши стендҳо ва намоиши асарҳои бадей

Дар бинои коргоҳу мактабҳо мо бо стендҳо дучор меоем, ки онҳо ба ифодай мақсаду маром ва ё комёбию дастовардҳо соҳта шудаанд. Дар соҳтани чунин стендҳо эҷодкорӣ ва таҳайюли бадей нақши муҳим мебозад, то ки онҳо зебо, ҷолиб ва рангин бошанд. Стендҳои ороиши аз ҷиҳати андоза ва намуд хеле гуногунанд. Бинобар ин стендҳо ба дарозмулдат ва



Расми 47



Расми 48

муваккатӣ чудо мешаванд. Стендҳои дарозмуддат аз ҷиҳати устуворӣ ва ороиш кори ҷиддӣ ва вакти зиёдро талаб менамоянд. Дар стендҳои дарозмуддат

намоиши асарҳои рассомон, комёбихо дар соҳаҳои илм, техника, саноат, ҳочагии кишлок ва гайра тасвир ёфта, онҳо ба муддати ҷандин солҳо гузошта мешаванд. Дар дарси меҳнат бо ёрии муаллими меҳнат ҷунин стендро аз фанер ва маттоъ созед. Асарҳои рассомонро тавре гузоред, ки равшан ба назар намоён шаванд. Барои ҳамин дар қатори аввал (қисми боло) расмҳои рангай ҷехранигорӣ бо қалам ё ин ки ба тарзи графикӣ иҷрошуда ҷой мегиранд. Қисми кулолгарӣ ва ҳайкалтарошӣ дар болон миз ё такягоҳи устувор гузошта мешавад. Ҷунин намоишҳоро дар синф аз расмҳои бехтарини талабагон ташкил кардан мумкин аст.

Дарси 15

Ороиши графикӣ

Ороиши плакат тасвири графикист, ки одатан бо якчанд ранг иҷро мегардад. Накшай асосии плакат навиштани матни

мухтасари даъватиест, ки шакли дурахшони рангхоро талаб мекунад. Дар ороиши графикӣ ва плакат ранги сиёҳ ва когази сафед истифода бурда мешавад ва дар он асосан як тобиши ҳамвор тасвир меёбад.

Тасвири композиционии плакат ба равшанию дурахшонии рангҳои пасту баланд вобаста аст. Вазифаи асосии тасвири плакат эҷодкорона ва бо завқи баланди зебой оваридан аст. Хоҳед, ки расмҳои шумо ба мазмуни ороиши плакат баҳшида шаванд, расмкаширо аз ҳар чихат инкишоф дихед, ки дар мавриди иҷрои ин супориш душворӣ накашед. Барои иҷрои ороиши плакат расмҳои 49 ва 50-ро ба шумо тавсия медиҳем.

Плакат ҳамчун намуди санъат вазифаи таргиготиро иҷро менамояд. Он асосан рӯйдодҳои муҳими таърихию сиёсиро дар бар мегирад.

Аз ин рӯ, плакат ба ду намуд чудо мешавад.

- 1) Плакати ташвикотӣ;
- 2) Плакати таргиготӣ.

Аз ҷиҳати мавзӯъ плакатҳоро ба намуди сиёсӣ, доир ба корхонаҳои техникӣ, соҳтмон, хочагии қишлоқ, муҳофизати меҳнат, маданият, маориф, тиб, рекламаи кино ва гайра чудо кардан мумкин аст.



Расми 49



Расми 50

Дар вакти холӣ

Аз дарҳои гузашта бо тарзҳои мӯҷассамаҳои шинос ҳастед. Ҳар як мӯҷассама дар асоси ангора, ки шумо онро таъсир намудед, соҳта мешавад. Дар вакти холиатон симони нисбатан мурракабтарро пешниҳод менамоем. Аксари ҷузъҳои таъсиршавандаро шумо аз ҳикоятҳо шунидаед ва дар таъсирни расмҳо дидад. Дар асоси ин тасаввуроту ҳаёлот симони Эраҷпахлавон - шаҳси далеру шучъро тарзе таъсир созед, ки ҳар як ҷузъи таъсиршуда симони бузурги қаҳрамонро ифода намояд. Азбаски симони асосии расм Эраҷ аст, диққати асосиро ба он равона созед, ки мӯҷассама образнок таҷассум ёбад. Барои ҳамин фикр кардан лозим, ки онро чӣ тавр таъсир менамоед.

Симои қаҳрамон бояд дар ҳолатхон гуногун, масалан дар майдони мубориза ҳангоми корнамой иньикос гардад. Күшиш кунед, ки симои бузурги Эрачпахлавонро дар мучассама аз ҳар чихат мароковару дурахшон нишон дихед. Дар навбати аввал барон устувор нигоҳ доштан такягоҳ созед. Сипас, ҳайкалро аз лүндаи бутун ва ё қисм-қисм бо ҳам часпонида созед, баъд бо кафи даст ва белчаи маҳсуси гилсозӣ дар ҳолати намнокӣ ҳамвор кунед, чойҳои фарқкунандаро бо гили иловагӣ пайваст намоед. Ҳамеша саъӣ намоед, ки қаҳрамон аз ҳар чиҳат мароковару пурмазмун таҷассум ёбад.



Расми 51

Дарси 16

Ороиши тарроҳӣ дар мӯҷассамасозӣ

Дар мӯҷассамасозӣ ва ороиши он одатан аз пластилин, гил истифода мебаранд. Барои мӯҷассамасозӣ мувоғики мавзӯи интиҳобшуда, масалан, пайкараи хайвонот, пеш аз ҳама ангора тартиб дихед. Дар асоси таҳайюли эҷодӣ мавзӯро аз ҳар ҷиҳат пуркуват намоед, то ки мӯҷассама образнок тасвир гардад. Дар оғози кор барои мустаҳкам нигоҳ доштани мӯҷассама лоҳим аст, ки такягоҳи устуворро аз сими мулоим ба шакли расм мувоғик омода намоед. Сипас, бо гил ба соҳтани ҷузъиёти мӯҷассама машгул шавед. Азбаски гил маводи тезхушкшаванд аст, кӯшиш намоед, ки онро дар ҳолати намнокӣ нигоҳ доред. Аз гили намнок шумо сифати маҳсулотро бо назардошти ҳуд беҳтар намуда, ба натиҷаи хуб соҳиб мешавед. Мӯҷассама дар ороиши биноҳо бо тарзи барелеф ва гайраҳо истифода мешавад.

Мардуми мо анъанаҳои хуби ороиширо ба мерос гирифтаанд. Дар оғаридани накшу нигор ба туфайли завқу маҳорат ва таҳайюли ҳуд накшҳои наву замонавиро эҷод кардаанд, ки ҳусни он дар ороиши тарроҳӣ акс ёфтааст.

Барои иҷрои кори мӯҷассамасозӣ расмҳоро аз назар гузаронед (расми 52, 53) ва ба соҳтани мӯҷассама омода шавед. Қисмҳои алоҳидаро бо ранги гуаш ороиш дихед. Аммо ҳайкалҳои аз гил соҳтаро баъди ҳушк шудан ороиш дихед. Агар имконият бошад, онҳоро дар танӯри кулолгари ҳушкондан мумкин аст. Мӯҷассамаи сохтаатонро метавонед барои намоиши мактабӣ пешниҳод намоед.



Расми 52




Расми 53

Дарси 17

Ороиши солинавӣ

Барои ороиши солинавӣ ангораэро тартиб дихед, ки дар он аз воқеяяти атроф, доираи чаҳонбинӣ ва тахайюлоту тасаввурот васеъ истифода шавад, то ки ҳунари зебо ва аз ҷиҳати бандубаст (композитсия) мароковару рангин ба вучуд ояд. Шояд дар тасвири ороиши манзараи табиат, Бобои Барғӣ, Барфак бо тӯхфаҳои солинавӣ, талабагон, ки никоби шаклҳои гуногуни ҳайвонотро пӯшида, машгули рақсу сурудхонианд, акс



Расми 54

гардан.

Ороиши расмҳо тарзе тасвир гардад, ки Бобои Барфӣ аз ҷиҳати образнокӣ дар расм ба назар фарқунанда намоён шавад. Суратҳои бокимондаро аз ҷиҳати шаклу ҳаракатҳо ба таври гуногун тасвир намоед.

Дар мавриди бо ранг кор кардан ба ҷиҳати равшани торикӣ, ки ба гуногуни рангҳо вобаста аст, диққат дихед. Кӯшиш намоед, ки дурахшонии ороиши рангҳо аз ҷиҳати рӯшною торикӣ назаррас гардад. Барои ҳамин дар мавриди бо ранг кор кардан аз рангҳои равшан оғоз намоед ва сипас бо рангҳои торик ҷойҳои соягиро бори дигар зиёд намоед. Кӯшиш намоед, ки шаффоғии рангҳо аз ҷиҳати тобишу тозагию ҳамоҳангии фазои атроф коста нағардад. Аз ин рӯ, рӯшной ва торикии рангҳоро бори дигар санҷед. Дар фикри он бошед, ки ороиши солинавӣ мароқовару рангин таҷассум гардад. Тарзи иҷрои амалро аз расм омӯзед. Дар мавзӯи ороиши солинавӣ мустакилона расмеро тасвир намоед, ки кӯдакони ҳандонру дар атрофи Бобои Барфӣ ва Барфак дар мавриди сӯҳбат акс шаванд.

Дарси 18

Сӯҳбат оид ба санъати тасвирии ҳалқи тоҷик

Санъати тасвирии ҳалқи тоҷик таърихи қадим дорад. Бостоншиносон тадқиқ намудаанд, ки намунаҳои санъати тасвирии аҷдодонамон ба мавҷудияти давлатҳои қадими Юнону Боҳтар, яъне ба асрҳои IV-I пеш аз мелод тааллук доранд.

Бисёр бозёфтҳои қадимӣ бо мазмуну сифат ва тарзи ороиш аз ёдгориҳои давраи эллинизм камӣ надоранд. Дар давраи аввали ҳукмронии сулолаи Кӯшониён, Сосониён ва арабҳо дар сарзамини Осиё Марказӣ санъати тасвирӣ, ҳайкалтарошӣ, накшу нигор, меъморӣ ба авчи аълояш расида буд.

Ҳафриёти ёдгориҳои қадимӣ дар Панҷакент, Шаҳристон, Варахша (назди Бухоро), Самарқанд, Taxoriston, Бадаҳшон далили ин аст.

Дар асрхои V-VIII санъати тасвирии монументалий, ороишию амалӣ ва ҳайкалтарошӣ ба авчи аълои инкишоф расид. Ҳайкали азими 12-метраи Буддои хобида бо релефҳои аҷоиб, нақшу нигори зебои рӯи девор аз маъбадаи буддоии Ачинатеппай водии Вахш ёфт шудааст. Ҳайкал аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ин давра санъати тасвирию меъморӣ бо ҳам омехта, ба анъанаи мадании Ҳиндустон қаробат дорад. Аз Истаравшан, Суғд, Бохтар бисёр деворнигораҳо бо релефҳои гилию чӯйӣ ва ҳайкалҳои аҷоибу гароиб ба даст омаданд.

Тасвирҳои рӯи девор назар ба мӯчассамасозӣ афзалият пайдо карда, санъати тасвирии анъанаи маҳалӣ, яъне осиёмиёнагӣ ташаккул ёфт. (Осори Панҷакент, Афросиёб, Варахша, Истаравшан, Шаҳристон ва гайра) Мазмуни деворнигораҳо бештар саҳнаҳои базм, маросими қабул, лавҳаҳои ширкор, корнамоиҳои Рустам, Сиёвуш ва гайраҳоро дар бар гирифтаанд.

Дар тасвири онҳо бисёр ҳолатҳои манзараҳои ҷангу муҳорибаҳои печ дар печу пуртасир намоёнанд, ки бинандаро дар хайрат мегузоранд. Масалан, тасвири нарdbозӣ, гӯштингирий ва як гурӯҳ ҷанговарони савора барин лавҳаҳо низ дучор мешаванд. Тасвири ин лавҳаҳо аз ҳар ҷиҳат зебою назаррабо бо ҳамbastagии рангҳои баланду равшани гуногунтоб оварида шудаанд. Расмҳои рӯи девори Суғд на фақат чун осори давраи худ эътироф шудаанд, балки аҳамияти умумитаъриҳӣ низ доранд, зоро гарчанде тамоми ҷабҳаҳои ҳаётро фаро нагиранд ҳам, энсиклопедияи ҳақиқӣ мебошанд.

Баъд аз истилои арабҳо санъати тасвирий дар Осиёи Марказӣ рӯ ба таназзул ниҳод, ҷойи мусаввараю суратҳои пештараи воеирио тадриҷан нақшу нигор гирифт.


Санъати тасвирии ҳозира дар замони шӯравӣ ба вучуд омад, ки ба замонаи нав ҳамовоз буда ва ба тарзи нав тағиیر ёфтани ҳаётро инъикос менамуд. Дар ҷумҳурӣ омӯзишгоҳи рассомӣ қушода шуд, ки рассомони қасбирио тайёр мекунад. Аз ҳамон замон инҷониб санъати тасвирий ба ҳаёти маънавӣ ва мадании Тоҷикистон пурра дохил гардида. Махсусан, дар солҳои 50-60 асри XX санъати тасвирий ҳамаҷониба инкишоф ёфт ва ба дараҷаи баланди қасбӣ расид. Бисёр рассомони боистеъдод ба камол расиданд, ки бо асарҳои гаронбаҳои худ берун аз ҷумҳурӣ шӯҳра-




Расми 55. Хошмуҳаммадов М.Р. Зимчуруд




Расми 56. Абдураҳмонов И.А. Тирамоқи кӯҳсор



Расми 57. Сапронов В.П. Чехраи артисти халқии Чумхурии
Тоҷикистон Ҳ. Гадове




Расми 58. Планутет Г.А. Солжои пурошұб




Расми 59. Ҳабибуллоев З. Н. Қишлоқи геологҳо

ти чаҳонӣ пайдо намудаанд. Бо ҳунари зебою рангини рассомон М.Хошмуҳаммадов, А.Ашуроҷ, Ҳ.Хушваҳтов, З.Ҳабибуллоев, Т.Умаров, М.Бекназаров, З.Довудов, С.Шарипов, Ҷ.Расулов, Г.Кузмин, А.Бесперстов, В.Одинаев ва дигарон санъати тасвирии тоҷик инкишоф ёфт ва ба дараҷаи олии қасбӣ расид. Дар солҳои охир бисёр биноҳо, кӯчаю хиёбонҳои чумхурии мо бо ороиши тасвири монументалии рӯи девор ва ҳайкалҳои нимпайкараҳои мутафаккирони бузург ва қаҳрамонони миллат, ки ба симои меъмории шаҳр ҳусни тоза зам мекунанд, зиёратгоҳи доимии мардум гардидаанд. Ба шумо ороиши тасвири монументалии рӯи девор ва ҳайкалҳои бошукӯҳу боҳашаматро пешкаш менамоем.

Аз замонҳои қадим рассомон ба жанрҳои санъати тасвирий: манзара, натюрморт, портрет машғул мешуданд. Ҳар як рассом ба воситаи тасвир кӯшиш мекунад, ки ҷаҳонбинии шоиронаи ҳудро нисбат ба олами атроф нишон диҳад. Дар чумхурии мо ба жанри манзара аксари рассомон




Расми 60. Ашурев А.Д. Акси рассом



Расми 61. Боборикин В.М. Бригадаи занон дар хирман

мурочиат мекунанд. Манзара (пейзаж) жанри санъати тасвирӣ буда, предмети ҳоссии он табиат аст. Манзаранигорӣ дар Аврупо аз асри XVII вучуд дошт ва ба санъати рус ва Осиён Марказӣ таъсир расонда, ривоҷ ёфт. Минбаъд дар асрҳои XVII-XIX ба авчи аълои худ расид. Рассомонеро, ки дар жанри манзара кор мекунанд, манзаранигор меноманд. Дар манзараҳои рассомон соҳтмонҳои чумхурӣ, симои нави ҳамзамонон инъикос ёфтаанд.

Рассомон манзараҳои зебон қишвари ҳамешабаҳори кӯҳсорро



Расми 62. Комилин А.Н. Гулҳои тирамоҳӣ

бо дарёю сахроҳо ва сарзамини пахновар тасвир менамоянд. Табиати кишвари мо дар эҷодиёти манзарани горони чумхурӣ равшан таҷассум ёфтааст. Дар расмҳои онҳо зебоии табиати рангину аҷоиби диёрамон инъикос гардидаанд. Дар байни онҳо тасвири манзараҳои рассомон М.Хошмуҳаммадов, А.Абдуллоев, З.Ҳабибуллоев, М.Бекназаров, Г.Н.Кузмин, Т.Умаров, Ҳ.Хушваҳтов, Ҷ.Расулов, С.Шарипов, А.Сайфиддиновро лидан мумкин аст.




Расми 63. Шарипов. С.Н. Мактуб

Дарси 19

Манзараи зимистон

Манзараи зимистон дорой ранг ва таровати хосу таносуби но-такрор аст. Манзараэро интихоб намоед. Күхсөр, теппа, деха, хонахой насту баланди барфиүш ва гурӯҳи одамони машгули лижабозӣ, чанабозӣ, ки аз теппаҳо ба нишебихои насту баланд ва ба ҳар тараф давутоз мекунанд. Ва гурӯҳи кӯдакон машгули аз барф сохтани хайкалҳои гуногуни мебошанд. Хулоса, чойро тарзе интихоб намоед, ки нуктаи тасвири композития аз ҳама ҷиҳат мароқовару дурахшону баравалло назаррас бешад. Дар мавриди оғаридани расм истеъоди хубу оғарандагӣ


зарур аст, то ки бо бадеяти баланд асари кобили таваҷҷӯх оғарида шавад. Барои иҷрои ин мақсад зарур аст, ки мавзеи манзара назаррабову зебо интиҳоб карда шавад, то ки бо тасвири ҳаракати ҳатҳон мароковар ҳамвориҳон гуногуни фазой аз ҷиҳати ҷойгиршавии дуру наздиқ фарқкунанда тасвир гардад. Азбаски тасвири манзара бо бâъзе ҷиҳатҳои композитсионӣ ва обурангнокии ҳуд фарқ мекунад. қӯшиш намоед, ки тасвири расмҳо бо ҳаракатҳои гуногуни рангҳо манзараво фаро гирад. Ба мароковар будани ҷойгиршавии мӯҷассамаҳои алокаманд, ки дар масофаҳои дуру наздиқ воқеъанд. Ҷӯтибор бояд дод. Аз рангҳои қабуди осмонӣ, нилобӣ, қабуд, бунафш, ки обурангнокиро аз ҳама ҷиҳат дурахшон мегардонад, истифода баред. Тасвири манзараво бо ранги яклухти равшанини фазоии перспектива нигоҳ доред. Дурахшонии рангҳои баланди катори пешро, ки қӯдакон бо бозихои гуногун машгуланд, дар хотир доред ва дар расм бо рангҳои баланду фарқкунанда назаррабо гардонед. Ҳоҳед, ки кори амалий хуб иҷро шавад, мукоисаи расмро аз ҷиҳати рӯшною сояфканини фазой санҷед, норасоиҳои расмро бартараф созед, то ки тасвир бо таровати ҳоси ҳунармандӣ таҷассум гардад.



Расми 64



Расми 65



Расми 66



Саволҳо:

1. Манзараи зимистон дорои чӣ гуна рангҳо аст?
2. Дурахшонии тасвир ба чӣ вобастагӣ дорад?
3. Чаро гуногунии рангҳоро дар расм тасвир менамоянд?

Дарси 20

Корҳои ороиши

Ороиши накшу нигор дар табак, коса, пиёла.

Ороиши накшу нигор санъати дӯстдоштаи мардуми мо ба шумор меравад. Ҳар як асбоби хона, либосу қолин, табаку коса ва гайраҳо бо накшу нигор ороиш дода мешаванд.

Ороиш мавзӯъҳои хеле гуногунро дар бар мегирад. Накшро аз рӯи нусҳаи аслӣ эҷод мекунанд. Шумо ҳангоми ороиши накшу нигор дар рӯи когаз гулҳои гуногунро тасвир мекунед. Барои ороиши накш ангораэро тартиб дихед, ки онро гулу мева, наботот ва тарзҳои бандубости хатҳои пайвастшаванда пурнур намоянд. Шумо метавонед барои ороиши табаку коса яке аз накшҳои ба худатон маъқулро интихоб намоед. Фаромӯш нақунед, ки нақшҳои зеборо дар ороиши маҳсус барои ҷашну идҳои гуногун эҷод менамоянд. Шумо дар ороиши композитсия метавонед одамони алоҳида ва ё манзараи ҳаётIRO, ки бо дasti инсон обод гаштааст, таҷассум намоед. Барои акс наਮудани ороиши зебо тобиши рангҳоро аз ҳар ҷиҳат пурнур гардонед, то ки аз ҷиҳати гуногунии рангҳо дурахшону назаррас гардад. Барои ороиши накшу нигор ин тасвирҳоро тавсия мебошем (расмҳои 67, 68).



Расми 67

Самые ранние изделия из глины, найденные в Корее, датируются эпохой Чжомон (около 10 000 лет до н.э.). В это время на территории Кореи проживали племена, занимавшиеся охотой и собирательством. Изделия из глины были сделаны вручную, без использования форм. Керамика этого периода имеет грубую, неоднородную структуру, покрытую тонким слоем глазури. Основные цвета глазури — зеленый, желтый, коричневый, красный. В дальнейшем глиняная керамика Кореи стала развиваться в различных направлениях, от простых бытовых изделий до сложных художественных произведений.



Расми 68

Дарси 21

Санъати Рус

Сарчашмаи санъати Руси қадим ба маданияти қабилаҳои славянҳои шарқ зич алоқаманд аст. Санъати Рус дар ҳамаи давраҳо ба пешрафти маданияту меъмориҳои гуногун таъсири худро расонида буд. Дар шаҳрҳои Новгород, Москва, Санкт-Петербург ва гайра иншоотҳои меъмории ҷолиб бунёд шудаанд. Соли 1757 дар Санкт-Петербург академияи санъат ташкил гардид, ки бисёр ҳатмкунандагони он рассомони намоён, аз қабили И.М. Крамской, А.А. Иванов, В.В. Перов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, И. Репин, В.И. Суриков, И. Айвазовский, В.А. Серов, К.П. Брюллов ва дигарон соҳиби шӯҳрати ҷаҳонӣ гардидаанд. Асарҳои рассомони рус дар жанрҳои манзаранигорӣ, ҷеҳранигорӣ ва тасвири ҷоқеаҳои таърихӣ ҳеле пурмазмуну рангин оғарида шудаанд ва дар таърихи санъати ҷаҳон шӯҳрат пайдо намудаанд. Махсусан, рассоми ҳушвалиқа И.И. Шишкин дар манзаранигорӣ ниҳоят шӯҳратманд аст. Асарҳои оғаридаи ў ба манзараҳои рангини сарзамини беконори Рус баҳшида шудааст. Рассоми боистеъдод И.И. Левитан ҳамчун манзаранигор асарҳои бою рангин оғаридааст. Асари оғаридаи ў «Тиромоҳи заррин» аз ҷиҳати оғариниш ва ҷилои рангҳо зебо ва хотирнишин тасвир ёфтааст. Дар жанри ҷеҳранигорӣ ва мавзӯи ҷоқеаҳои таърихӣ аз ҷониби И. Репин асарҳои «Киштикашони Волга», «Запорожчиён» ва дигар асарҳо оғарида шудаанд. Мусаввирони рус дар ҳамаи давру замон ба пешрафти маданияту санъат дикқати махсус медоданд. Махсусан, баъди инкилоби Октябр санъати ҳалқи рус пешравиҳои бузург ба даст овард, ки шаклан давраи Эҳёро ба ёд меорад. Ин даврро баркароршавии санъати давраи Эҳё - реализми сотсиалистӣ меноманд. Дар атрофи он намояндагони миллатҳои гуногун имконият пайдо намуданд, ки санъати шаклан миллий ва мазмунан сотсиалистиро дар сарзамини ҳуд инкишоф диханд (Расмҳои 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77).

Санъати тасвирии рус бо зебой ва нафосати рангҳои табиат дикқати ҳар як бинандаро ба ҳуд ҷалб мекунад. Барои ҳамин ҳар як рассом қӯшиш мекунад, ки мусаввараҳои нағис оғарад.



Расми 69. Репин И.Е. Киштикашони Волга


И.Е.Репин ҳамчун рассоми боистеъдод дар хама соҳаҳои накошӣ машҳур гаштааст. Дар эҷодиёти ў образҳои одамони гуногун таҷассум гардидаанд. Бисёр расмҳои ў мавзӯъҳои гуногуни таърихиро дар бар мегиранд. Дар тасвири киштикашон рассом ҳаёти вазнини иҷтимоии одамонро акс намудааст.

Аз композитсия равшан мегардад, ки рассом онро бо як эҳсолот ва хаёлоти рангину ҳунари баланд эҷод намудааст.

Чунин манзараҳои табиати рангинро рассоми бузург И.И. Шишкин низ дар расмҳои зиёди ҳуд таҷассум намудааст.

Дар он манзараҳои паҳновари сарзамини рассом, ки бо меҳнати инсон обод гаштааст, тасвир ёфтаанд. Дар чунин тасвирҳо рассом обурангнокии равшанро моҳирона истифода бурдааст.

Ҳар як тасвири манзара зебоии хос ва ҳусусияти нотакроре дорад. Рассом И.И. Левитан композитсияи «Тирамоҳи заррин»-ро тавонистааст моҳирона тасвир намояд. Дар тасвири ин манзара ў табиати беканору паҳноварро бо ҳунари рангин акс намудааст. Дар он рассом як гӯши рангини табиатро, ки аз ҷиҳати обурангнокӣ ниҳоят назаррабо аст, ба қалам додааст. Манзараи дарахтону дарёи рангину морпеч бо ҷараёни оромаш ба шахс ҳаловат мебахшад. Рассом манзараи тирамоҳро бо рангҳои заррин, норанҷӣ, ҷигарӣ ва гайра хеле пурмазмуну моҳирона тараниум намудааст.



Расми 70. Шишкин И.И. Булутҳо



Расми 71. Левитан И. Тирамоҳи заррин




Расми 72. Саврасов А. Шурнӯлҳо боз омаданд



Расми 73. Айвазовский И. Мавчи нүхум



Расми 74. Васнецов В.М. Аленушка



Расми 75. Пластов А. Хүроки шоми тракторчиён



Расми 76. Евгениј Вучетич. Ҳайкали чанговари Армияи Советӣ, ки
дар ҷангҳои зидди фашистон шаҳид гаштааст. Дар Трептовпарки
Берлин

Бондӯзӣ: Ҷӯҳӣ Ҷӯҳӣ. Ҷӯҳӣ



Расми 77. Чуйко А.С. Духтари қираиз



Саволҳо:

1. Асарҳои рассомони русро номбар кунед.
2. И. Е. Репин дар асари «Киштикашони Волга» чӣ гуна ҳаётро таҷассум намудааст?

Дарси 22

Ороиши бадеии газетаи деворӣ

Дар ҳар як корхона, таълимгоҳи олию миёна анъанаҳои хуб вучуд доранд, ки онҳо бахшида ба ҷашну идҳои гуногун газетаи деворӣ мебароранд. Ҳар як газетаи деворӣ вазифаи тарғиботиро иҷро менамояд. Газетаи деворӣ бо рангҳо оро дода мешавад.

Ороиши газета вобаста ба расмҳои тасвирёфта ба мавзӯъҳои гуногун бахшида мешавад.

Композитсияи газетаи деворӣ бояд ҳусусияти ороиши-декоративӣ дошта бошад. Вазифаи муҳим ин аст, ки расм ё аксҳо мароқовар, бо ҳусусиятҳои фарқунанда ороиш дода шаванд, то ки бинанда аз дидани ороиш ҳаловат барад. Сифатнокии газетаи деворӣ ба тарзи ороиш ва зебо навиштани шрифт вобаста аст. Аз ин рӯ, зарур аст, ки тарзи ҷойгиршавии расм ва ҳарфҳоро мароқовару эҷодкорона оро дихем. Барои ҳамин тавсия медиҳем, ки пеш аз навиштани маколаҳо ва қашидани суратҳои гуногун ба интиҳоби шрифти он диккат дода, намунаҳои беҳтарини шрифтро интиҳоб намоед.

Диккати асосиро ба шрифти дастнавис, ки ҷиҳати фарқунанда дорад, равона созед. Сипас, бо рангҳо ба ороиши шрифт шурӯъ намоед.

ДОНДУШ



Расми 78

Сарлавҳа бояд бо ранги баланду дурахшон навишта шавад, то ки аз масофаи дур хонда шавад. Дар газетаи деворӣ нақш ва расмҳо аз хатҳои фаркунанда ба тарзи ороиши низ истифода бурда мешаванд. Ба муносибати Соли Нав дар синфатон газетаи деворӣ бароред. Кӯшиш намоед, ки газетаи деворӣ аз ҷиҳати композитсия мароқовар шавад. Барои намуна аз расми иҷрошуда истифода баред (расми 78).


Дарси 23

Ба рӯзи артиш

Ба рӯзи артиш тасвирҳо, мӯҷассамаҳо, фильм ва китобу қиссаҳои гуногун эҷод гаштаанд. Ҳар яки шумо метавонед дар ин мавзӯъ композитсияе созед, ки қисмҳои танкӣ, десанти ҳавой, техникий ва гайраҳоро дар бар гирад. Барои ҷолиб эҷод наму-

дани расм қобилияти фикриро аз ҳар чихат ба кор баред, то ки композитсия мароковар тасвир шавад. Дар тасвир техникаи гуногуни замонавӣ, харакати парашютчиён дар ҳаво ва ҳолатҳои машки тирандозонро нишон додан мумкин аст.

Тасвирро дар ҳолати ба шумо маъкул баён созед. Кӯшиш намоед, ки тасвири композитсионӣ аз чихати ороиши рангҳо зебою рангин таҷассум ёбад. Барои ҳамин манзараи атрофро бо рангҳои равшану ором дар ҳамоҳангии рангҳои зард акс намоед. Ба ҷилои кисми пеш, ки тавассути рангҳои баланд тасвирро ҳеле пурнуру дурахшон ва назаррас менамоянд, бо тобиши баланд акс намоед. Ба ҷихатҳои фазоии дуру наздики рангҳо эътибор дихед, ки сифати асар ба онҳо вобаста аст.



Расми 79

Дарси 24

Ангораи тасвири чехраи одам

Кашидани чехраи одам хусусиятҳои ачибу душвории худро дорад. Ба тарзи тасвири чехра ва андоми одам рассомон дар мавриди эҷодкорӣ шинос мешаванд. Албатта, супориши чунин кор мушкилиҳои худро дорад. Барои ҳамин тасвири одам вазифаи асосии омӯзиши расмкашӣ ва чехранигорист. Барои тасвири барчастаи чехраи одам аввал ба тарзҳои дурусти соҳтани таносуби ҳамрангии гуногуни сатҳи баланд бештар диккат додан зарур аст. Барои ҳамин дар мавриди кашидани чехраи одам воситаҳои тасвирро мохирона ва босаводона истифода намоед. Чехраи одам шакли даврагӣ, тухм ва гайраро ба хотир меорад. Дар навбати аввал зарур аст, ки шакли умумии чехраи одам, гардишу ҳамшавии он ба қадом тараф аст, ба инобат гирифта шавад.

Бавоситай хати миёна нафақат ҳаракати фаркку-



Расми 80



Расми 81

нандаи гардиш аниқ мегардад, балки тарзи дурусти чойгиршавии узвҳои рӯй, бинӣ, даҳон низ муайян мешавад.

Хати миёна тарзи дурусти чойгиршавӣ дар расм таносуби тарафи чап ва рости рӯй ва гайраро пайваст менамояд. Расмро аз хатҳои тавсияшуда, ки дар ҳолати гуногун қашида шудааст, истифода баред. Чехраи одамро бо хатҳои зебон дурахшони фарқкунанда ва дар қисми ҷудогона тарзи гузориши штриҳ, ки рӯшной ва сояфкани дар расм назаррас аст, тасвир намоед.

Дар мавриди ҷудогона андоми одамро дар ҳолати кор, варзиш ва гайра тасвир кардан хубтар аст.

Дарси 25

Ангораи ороиши идонаи 8 март

Пеш аз он ки ба кори ороиш машгул шавед, бояд ангораи онро дар асоси мавзӯи интихобшуда ба таври ҳомакӣ муайян намоед. Тарзи ороиши элементро дар ангора аз ҳама ҷиҳат пешакӣ равшан созед. Баъди равшан намудани мавзӯи ороиш мувофиқи нақша лозим аст, ки ҷои асосии қисми ороишро аз ҳар ҷиҳат дар ангора пуркуват намоед, то ки ороиш барҷаста назаррас шавад. Дар ороиш гайр аз расм ба таври кӯтоҳ матн бо шрифт низ навишта мешавад.

Таносуб ва дурахшонии рангҳоро дар ангора пешакӣ муайян созед. Кӯшиш намоед, ки дар расм ангораи ороиши идона фахмою равшан таҷассум ёбад. Барои пурмазмун будани расм метавонед дар ҷойҳои ҳолӣ элементҳои ороиширо илова намоед. Ороиши намоиши асосан дар рӯзҳои ид ва санаҳои таъриҳӣ истифода мешавад. Барои дурахши ороиш аз рангҳои баланд, ки раҳшонию тобишнокиро аз ҳар ҷиҳат пурнуртар менамоянд, истифода баред. Ороиши ангораро ба иди байналхалқии



Расми 82

8 март тарзе ба қалам диҳед, ки кураи Замин, гулҳои гуногун, парвози кабӯтар дар ҳавои соф таҷассум шаванд. Барои дурахшоннокӣ аз рангҳои сурҳ, сафед, кабуд истифода баред.

Чунин тарзи ороишро дар идҳои Наврӯз, 1 Май, Рӯзи Ғалаба тайёр намоед.

Дарси 26

Эҷодкорӣ дар мавзӯи афсонаҳо

Мавзӯи афсонаҳо аз ҳама ҷиҳат барои инсон шавқовар аст. Шумо китобҳои афсонаро хонда бо одамони боақлу доно, пирони хирадманду окил, дев, париён шинос шудаед. Шояд афсонаҳои Шахризод, Сиёвуш, Эрачи паҳлавон, корнамоиҳои Симург, ки дар холатҳои гуногуну душвор мададгори одамон




Расми 83

буданд, дар хотир доред. Каҳрамони асосиро аз чихати далерию часурӣ ва ҷеҳраи газабнок тарзे тасвир созед, ки аз чихати образнокии расм ва тобиши гуногунии рангҳо баравъло таҷассум гардад ва бинанда аз нафосати эҷодкории шумо дар ҳайрат монад.

Дар вақти холӣ

Дар мавриди сайругашт ба гуногунии ҳаракати паррандагон дар манзараи рангин эътибор дихед. Чунки дар оянда қашидани тасвири ангораи паррандагон лозим меояд. Чунин тарзи омӯзиши биной қобилияти фикрӣ, шавқу ҳавасро ба расмкашӣ хеле инкишоф медиҳад. Омӯзиши қашиданни олами рангин вазифаи муҳим аст. Тасвири паррандагон душвории хоси ҳудро дорад. Лекин ҳаракати паррандагон дар ҳавои соғи ҳушманзара хеле тағийирпазир аст ва касумон мекунад, ки онҳо дар ҳолати аксбардорӣ қарор ги-



Расми 84

рифтаанд. Ана ҳамин ҳолатро дар оғози расмкашӣ, ки паррандагон дар ҳолати гуногун ҷой гирифтаанд, иҷро намоед. Расми паррандагонро дар ҳолати гуногун ва тобиши фаркдошта интихоб намоед, ки дар тасвир ҷолиб гардад. Соҳти анатомии онҳоро бояд аз ҳар ҷиҳат омӯзед ва дуруст тасвир намоед.

Тасвирро аз ҳатҳои умумӣ, ки ҳаракати бадан, сар, пойҳо ва гайраро дар бар мегирад ва шакли аслии паррандаро инъикос менамояд, амалий созед. Пас аз қашидани ҳат қисмҳои ҷудогонаи бадан, сар, пойҳоро бо ҳат дурахшон намоед, то ки таносуби ҳатҳои умумии расм ба таври ягона ифода гардад. Барои пурра азҳуд намудани фарки асосии шакл, таносуб, ҳамбастагии қисми бадан лозим меояд, ки на кам аз 4-5 маротиба ангораи паррандаро қашед. Чунин тарзи иҷрои кор ба мароковару мохирона ва озод тасвир намудани ҳатҳои расмкашӣ ёрӣ месрасонад. Дар мавриҷҳои ҷудогона ба дурахшонии ҳат ва қисми сояфканий, ки ангораро аз ҳар ҷиҳат равшантар менамояд, диккат дихед. Кӯшиш намоед, ки ҳар як расм бо ҳатҳои равону нафис акс гардад.

Дарси 27

Композитсия дар мавзӯи қайҳон

Композитсия ин тарзи ҷойгиршавии ҷузъиёти тасвир аст, ки дар якчоягӣ мундариҷа ва моҳияти гоявии асарро ифода менамояд. Ҳар як рассом кӯшиш менамояд, ки дар бандубости асар ҷиҳатҳои хоси он ҷолиб ва мароқовар тасвир шавад. Композитсия ба ҳамоҳангии вожеи манзараи табиат ва инчунин ба онро диди тавонистани мо вобаста аст. Композитсия дар асоси мавзӯи ҳамаҷониба дурахшону рангин эҷод мегардад. Мавриди дурахшон тасвир кардани чизи асосӣ вазифаи аввалиндараво композитсия иҷро менамояд. Дар асоси мавзӯе композит-



Расми 85

сия тартиб дихед, ки дар кайхон дар манзараи афсонавӣ тасвир гардида бошад. Тасвирро аз нуқтаи аввали парвоз, ки бо қисмҳои гуногуни техникий сохта шудаанд ва композитсия дар асоси он аз ҳар ҷиҳат пурмазмун менамояд, сар кунед.

Диққати асосиро ба андоза, шакл, ки хеле фарқ доранд,

равона созед. Масалан, давраи аввали парвоз аз манзараи атроф, дурахшонии рӯшиною рангҳо хеле тағирибанда аст. Чунин дигаргунӣ дар ҳолати парвози масофаҳои гуногун назаррас аст. Дар мавриди бо ранг кор кардан гуногуни тобиши рангҳоро дар хотир нигоҳ доред.

Акнун кӯшиш кунед, ки чилои рангҳои сояҳо назар ба кисмҳои равshan ҳубтар набошанд, ба ранги аввала камтар ранги бунафшро, ё ин ки ранги гулобӣ, кабуд омехта кунед. Бо мӯйқалам баъзе ҷузъҳо ва рангҳоро чи хеле ки дар расм нишон дода шудааст, ба охир расонед.

Дарси 28

Ороиши интериер

Интериер - як тарзи ороиши дохили бино мебошад. Дар манзиле, ки шумо истиқомат менамоед, ҷойҳои алоҳида ороиши ҳосдоранд. Ҳангоми тасвири интериер ба дуруст ва ҷолиби таваҷҷӯҳ будани тарзи ҷойгиршавию ҳусусияти фарқунандагии ашё, ки дар асл дида мешавад, дикқати маҳсус додан лозим, ки он ба маҳорату ҳунари рассом алоқаманд мебошад. Барои таъсирбахшу рангин тасвир намудани интериер пайвастшавии таҳайюли бадӣ дар ҳамbastagӣ бо лаёқати рассомӣ корбаст шудан ҳатмӣ мебошад ва дар натиҷа асари хубе эҷод мешавад.

Барои ҳамин зарур аст, ки тасвири ҳатҳоро бо ҷашм дида ва аз ҳуд намуда, зебоии аслии предметро тасвир кунед. Амали тасвирро аз ҳати арз оғоз намоед. Сипас, дар он нуктаэро гузоред, ки бо ёрии ин нукта ҳатҳои дурусти перспективаро сохтан мумкин бошад. Сураткаширо аз рӯи расми 86 иҷро намоед. Дар асоси тавсияҳо интериери ороиши мактабу синфро бо композитсияи гуногун дар мавзӯи иди Наврӯз, афсонаҳо, кайҳон ва гайраҳо дар вараки расмкашӣ мустақилона тасвир кунед.



Расми 86

Дарси 29

Тасвири манзараи баҳор

Табиат дар фасли баҳори нозанин - айёми гулҳо хеле рангину дилчашп ва назаррас аст. Кӯҳу теппаҳо, саҳроҳо ва умуман табиат аз хоб бедор мешаванд. Марди дехқон ба киштукори саҳрой, ниҳолшиной машгүл мешавад. Дӯстдорони табиат дар ин фасл барои тамошо ва чидани гулҳо ба кӯҳсor, талу теппаҳо мераванд. Манзараи ҳаловатбахши марғзорони суманхез, дарахтони бодому шафттолу, санҷиду анҷир, зардолую себ гуворо мегардад. Аз парвози паррандагони хушхон дар оғӯши гулҳо ва насими ҳаловатбахш табиат хеле рангину назаррабо мешавад ва дикқатро ба худ мекашад. Лаҳзаи аввалро аз ҳатҳои борик, ки ҳолати дурусти ба шакл даровардану дикқатҷалбунанда будани манзараи ҳаловатбахши тасвиршавандаро инъикос мекунанд, оғоз кунед. Расмро тавре ба қалам дихед, ки ҳатҳои

фарккунандай манзара бо баландхой кӯҳ ва нишебиҳои теп-паҳою сахрои беканор дуруст инъикос гардад. Ҳамчунин он ба хубӣ гуногуни манзараво аниқ муайян кунад. Пас аз ин дар тасвири манзара бояд хатҳои гуногун ба шакли фарккунандагии манзара, ҳудуди байнӣ равшаний ва соя дар ҳамворӣ назаррас тасвир гардад. Дар мавриди бо ранг кор кардан самти рӯшной, сояфкани ҳолати уфукӣ ё амудии ҳудро нигоҳ дорад. Инҷунин фарки дурахшонии тобиши манзараво, ки дар натиҷаи таъсири рангҳои атроф хеле тағиیر меёбад, ба эътибор гиред. Дар иҷрои кор аз рангҳои равшан, ки гуногуни тобиши манзараво ифода мекунанд, истифода баред ва дар тасвир рангҳои аслии манзараво нишон дидед.

Азбаски рангҳои манзараи баҳор хеле гуногунанд, тасвирро аз рангҳои равшан сар кунед, чунки онҳо рӯшной ва сояфкании гуногуни пастию баландиро дар манзара дурахшон месозанд. Саъӣ кунед, ки манзара бо рангҳои сабзи паст, сурҳ, гулобију бунафш ва дигар рангҳои мувоғик, ки зебоии манзараи тасвиршударо дар оғӯши таносуби тобиши рангҳои ҳаловат-баҳш ба анҷом мерасонанд, тасвир гардад.



Расми 87



Расми 88



Расми 89



Саволҳо:


1. Чаро баҳорро фасли рангин меноманд?
2. Манзараи баҳор дар расм бо кадом рангҳо тасвир шудааст?
3. Зебой ва дурахшонии расм ба чӣ вобаста аст?

Дарси 30

Натюрморт

Азбаски тасвири натюрморт аз предметҳои гуногун иборат аст, дар вакти тасвир кӯшиш кунед, ки ашёҳон натюрморт дар когаз дуруст ҷой дода шавад. Натюрморти аз предметҳои кӯза, китоб, барг, парда иборатбуда ҳаҷман ва шаклан хеле фарқ доранд ва шумо ҳангоми тасвир кардан ба ин фарқҳо диккат дихед. Расмро аз ҳатҳои борик оғоз намоед, ки тасвири таҳминии шакли умумии предметҳоро дурахшон менамояд. Дар асоси ин ҳатҳо шакли аслии предметҳоро муайян соҳта, кӯшиш кунед, ки сурат дакиктару мароковар тасвир гардад, то ки композитсия аз ҳама ҷиҳат пуркуват бошад. Ба дурустии ҳаҷм ва шакли аслии кӯза эътибор дихед, кисмҳои ҷудогонаи нишебиҳои ҳамиҳои парда ва мавкеи фазоии китобу баргро дар мавриди муқоиса муайян созед, то ин ки натюрморт эҷодкорона ва бо таровати ҳоси ҳунармандӣ таҷассум гардад. Дар оғози кор самти рӯшной ва сояфканиро дар предметҳо ва дар ҳамвориҳо аниқ намоед. Зеро дар асоси рӯшной ва сояфкани тасвир ҳарҷиҳата дурахшон ва назаррас мегардад. Ҳангоми бо ранг кор кардан зарур аст, ки ҳатҳои иловагири аз расм пок намоед ва бо мӯйқалам когазро аз боло ба поён шуста то дами хушк шудан нигоҳ доред. Сипас, бо рангҳои равшан предметҳои қалонҳаҷмро тасвир намоед. Ба мутаносиби аслии рангҳо эътибор дихед, ки шаффоғии рангҳо ва тобишу ҳосияти тозагии онҳо дар расм аз ҷиҳати рӯшноиҷо торикӣ намудор шавад. Азбаски натюрморт аз рангҳои ҷигарӣ, норинҷӣ, сурҳ, гулобӣ ва гайра иборат аст, гуногунрангиро ба

инобат гиред. Масалан, ранги аслии кӯза чигарӣ ба назар мерасад, дар натиҷаи инъикосёбӣ рангҳои предметҳои тасвиршу-да тағиیر меёбанд ва ранги кӯза ба норанҷии сурхчатоб ва ба рангҳои дигар мубаддал мешавад. Акнун дар сурати мавҷуд будани рӯшноии паст ҷойҳои рӯшноидиҳандаро бо рангҳои са-фед, соядорро бо ранги равshan тасвир намоед. Рангҳо бо ҳам омехта ва дар об ҳал шуда, тобишҳои муҳталифи даркориро пайдо менамоянд ва дар вакти тасвир кардани рӯшной фазои шакл ва ҳолатро пурра ифода менамоянд. Пас аз ин рангҳо, ки тобиши предметро ифода мекунанд, интихоб намуда, дар тасвир рангеро нишон дихед, то ки он ба шакли предмет му-воғиқ бошад. Ҳаракат намоед, ки ҳанӯз рангҳо хушк нашу-да, дар предметҳо ва ҳамворӣ сояро тасвир карда ба охир ра-сонед. Ба дуруст будани таносуби рангҳо ва алоқамандии предметҳои дуру наздик диккат дихед. Тарзи амалро аз расм омӯзед.



Расми 90



Расми 91




Саволҳо:

1. Фарқи ҳаҷм ва шакли предметро дар расм чӣ тавр мекашанд?
2. Чаро рангҳои тағиیرёбанда зуд ба назар мерасанд?


Дарси 31

Тасвири манзара


Зебо ва эътимодноку таъсирбахш тасвир намудани манзара вобаста ба тавонии рассом аст. Рассом шаклу чойгиршавй ва қисмҳои чудогонаи дарахт, абрҳо, кӯҳҳо, гуногунии релефу мақони онҳоро ба таври маҳсус дарк менамояд. Барои хамин тасвири манзара омӯзишии ҷиддии табиатро талаб менамояд. Ҳар як намуди дарахт дар алоҳидагӣ соҳти худро дорад. Дар мавриди тасвири манзара ба зебоии фазову ҳаво ва хати аслий дикқат дихед. Барои хамин он ҷизе, ки ба мо наздик аст, аз ҷиҳати рӯшной ва соя фарқ мекунад ва он ҷизе, ки дар дурӣ воқеъ аст, ноаён кашида мешавад. Ба таври дурахшон тасвир намудани манзара аз инъикоси рӯшноии офтоб вобаста аст. Пеш аз он ки манзараи мураккабро қашед, лозим меояд, ки тасвирро аз қисмҳои алоҳидай дарахт, барг, абр ё ин ки якчанд ҳачми сангҳои гуногунро муқаррар намуда сар кардан лозим аст. Дикқати асосиро ба тасвири дарахтони чудогона равона созед. Манзараҳои гуногунро, ки бо ҳатҳои борик аз нуқтаи аввали шакли умумӣ ва сипас бо қисмҳои бокимонда ба таври лозимӣ мукаммал мебошанд, тасвир кунед. Ҳаракат намоед, ки тасвири манзара аз ҷиҳати дурахшонӣ, рӯшной ва соя бо таносуби рангҳо мувоғикат дошта бошад.




Расми 92



Расми 93



Расми 94



Расми 95



Саволҳо:

1. Тасвири перспективии дуру наздикиро бо кадом рангҳо акс менамоянд?
2. Обурангнокии рангҳо ба чӣ вобаста аст?

Дарси 32


Сӯҳбат дар мавзӯи санъати нақошии гулдӯзӣ ва гулбоғӣ

Санъати нақшу нигор яке аз санъатҳои дӯстдоштаи мардуми мо ба шумор меравад. Бехуда нест, ки гулдӯзӣ ҳамчун машгулияти писандидатарини мардум дар раксу таронаҳои ҳалқӣ инъикос ёфтааст:

Чонона ба нимрӯзӣ, биншаста чӣ медӯзӣ?
Нақшата галат кардӣ, меканию медӯзӣ?

Гулдӯзин тоҷикӣ барои мо як олами образҳои шонронаро аён месозад. Бо вучуди гуногунии ашёи гулдӯзӣ, нақшҳои таркибӣ ва инчунин ҳалли фардиашон онҳоро соҳти умумии унсурҳои асосии нақшу нигор ва тарзи дӯхтан ба ҳамдигар муттаҳид мекунанд.

Гулдӯзихои ороиширо асосан барои ҷашнҳои қалони оилавӣ, маҳсусан барои тӯйҳо, ки дар ҳаёти ҳалқ макоми хосе доранд, тайёр менамоянд. Накшу нигор асосан бо ороиши гулу барг ва паррандагон тасвир карда мешаванд. Зебой ва нафосати нақшу нигор ба дураҳшонии таносуби рангҳо вобаста аст. Ҳоҳед, ки ҷунин нақшу нигори ороиширо эҷодкорона азҳуд намоед, ба ҳунарҳои устодони маҳаллатон шинос шавед. Ҳар як ороиши гулдӯзӣ бо тарзи ороишӣ ва тобиши рангҳон маҳаллу нохияҳо фарқ мекунад. Масалан, гулдӯзихои Ҳучанду Зарабашон аз



Расми 96



Расми 97

гулдӯзихои Хатлону Рашт ва ноҳияҳои дигар фарқ доранд.

Гулдӯзихо бо рангҳои сурх, сафед, бунафш, норанҷӣ, сабз ва дигар рангҳое, ки тобишу ҳамоҳангии рангҳоро дураҳшон мекунанд, мунакқаш гаштаанд. Унсурҳои ороиши гулдӯзӣ бо гулдӯзии сузаний, болопӯш ва рӯйҷо умумияти зиёде дорад. Дар ҳар маврид ҳатҳои асосии росту мавҷдор истифода мешаванд. Баҳрои ҳамин ороиши гулдӯзии пурчило бо шукӯҳу шаҳомати бадеии худ ҷолиб аст. Баъзан қас бовариаш намеояд, ки чӣ гуна дӯзанда дар як пироҳан ин қадар рангубори зиёд, шаклҳои муҳталифи накқоширо ҷой додааст. Илова бар ин ҳамеша ин амал бо салиқаву маҳорати баланд иҷро мешавад. Дар баробари гулдӯзӣ гулбоғӣ низ вучуд дорад. Гулбоғӣ як тарзи нозуктарин ва душвортарини намуди ороиш ба ҳисоб меравад.

Гулбоғӣ аз ҷиҳати ороиш, нақшу нигор, тобишу бандубаст ҳеле фарқунанда мебошад. Гулбоғӣ бо рангҳои сафед, зард, сабз, нилобӣ, бунафш, сурх ва дигар рангҳо беш аз пеш зеб дода

мешавад. Ҳусни гулбофӣ ба тобишу таносуби рангҳои гуногун, ки ороиши накшу нигорро аз ҷиҳати нафосату зебой дурахшон менамояд, вобаста аст. Ин тарзи ороиш зинданигориро ба хотир меорад, ки дар гулбофӣ рангҳо ҷило медиҳанд ва нурафшонӣ мекунанд.

Дарси 33

Натюрморт. Тасвири гулҳои рангин

Барои оғаридани расми хуб барои накқош истеъдод ва таҳайюлоти хуби бадӣ зарур аст. Агар рассом соҳиби чунин ҷавҳар бошад, дар иҷрои корҳои ороишӣ натиҷаи хуб ба даст меорад. Тасвири натюрмортро аз шакли умумӣ бо ҳатҳои борику ҷӯяндагӣ оғоз намоед. Ба гуногуни шакл, тарзи ҷойгиришавии он аз ҳар ҷиҳат эътибор дихед, то ки тасвири композитсионии расм бо бадеиёти баланд акс ёбад ва асари қобили таваҷҷӯҳ оғарида шавад. Барои самарарабаҳш иҷро намудани ин мақсад гуногуни шакл, нишебиҳо, таносуби фазоӣ, мароқовар будани ҳатҳоро аз ҳар ҷиҳат ҷустуҷӯ намоед, то ки тасвири натюрморт барҷаста иҷро шавад. Азбаски натюрморт аз гулҳои гуногунранг иборат аст, дар ҳолати бо ранг кор кардан ба тобиши аслии рангҳо бештар эътибор дихед. Сипас, рангҳои мувофиқро ба ҳам омехта, бо мӯйқалам қисми равшаниро дар расм мувофиқи ҷойҳон рӯшной гузоред. Ба гуногуни рангҳо, ки аз таъсири рангҳон атроф ба вуҷуд меояд, диккат дихед. Зебоии зинданигорӣ ба гуногуни рангҳо вобастагии қавӣ дорад. Гул аз рангҳои сурҳ, бунафш, сафед, зард ва баргҳои сабз иборат аст. Рангҳои гулро бо таври обакӣ тиред, то ин ки шаффоғии ранг ва тобиши зебоии рангҳо аз байн нараванд. Барои он ки дурахшонии рангҳо равшан назаррас шавад, бартарии рангҳои қисми торикиӣ ва сояфканиро дурахшону баландтар дар расм нишон дихед. Чунин амали ранггузориро дар ҳамвории қисми сояғӣ низ нишон дихед.



Расми 98



Расми 99

Күшиш намоед, ки натюрмортро бо рангҳои аслӣ ба анҷом расонед.


Дарси 34

Ороиши интериер

Тарзи дурахшон намудани ороиши интериер вобаста ба мавзӯи супоридашуда, ки дар асоси он композитсия тартиб медиҳанд, сурат бояд гирад. Дар композитсия мақсади асосӣ дар шакли хатҳои фарқунанда, ки тасвирро аз ҳама ҷиҳат дурахшон менамояд, тасвир гардад.

Дар ин маврид расмро аниқтар тасвир кунед, ки тарзи чой-гиршавӣ, таносуби асосии объект ё предмет мувофик бошад.

Рӯшноиҷо тирагӣ, ки шакл ва фазои предметро дурахшон менамояд, дар расм низ тасвир кунед. Күшиш намоед, ки ороиши интериер бо рангҳои дурахшон ичро шавад. Аз расмҳои ороиши интериер, ки дар мавзӯи гуногун ичро шудааст, истифода баред.




Расми 100

Дар вақти холӣ

Осори рӯи санг

Тасвирҳои осори рӯи сангҳо дар бисёр ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистон вучуд доранд, аммо тасвирҳои рӯи санги водии Зарафшон, Ҳатлон, Ваҳони Бадаҳшон мидоранд хеле зиёданд. Олиммон исбот намудаанд, ки зиёда аз 700 ҳазор тасвирҳои рӯи санг вучуд доштаанд. Осори рӯи сангҳо намунаҳои қадимтарини тасвироти мардумӣ мебошанд. Ин накшҳо аз ҳақиқати ҳодисаю



Расми 101. Фаниев А.А. Чавонмард

вокеахои таърихӣ накл мекунанд ва тарзи зиндагии шикорчиён, маросими тантанавии тӯй ва дигар маросимҳоро нишон медиҳанд. Тасвирот асосан бо усули буриши хатҳо банур нақш гашта, хеле нафис ва дилчаш ба назар мерасанд. Композитсияи тасвирот озоду равон буда, бо як ҳиссиёти баланди ҳунармандӣ ва нафосат тарҳрезӣ шудаанд, ки тароват ва мазмуни худро то замони мо нигоҳ доштаанд.

Мусаввирон барои пурмазмун, рангин ва ҳаёлангез шудани композитсия дар лавҳаҳо фантастикаро ба кор бурданд, ки инро бештар дар накши мутрибон, шикорчиён ва лавҳаҳои дигар дидан мумкин аст. Тасвироти нигористони Вахон хеле сершумор буда, ба масофаи 2-3 км тӯл кашидаанд ва чун манзараи осори антикӣ ба ёдгор бокӣ мондаанд. Онҳо зери осмони лочвард, дар ҳалқаи кӯҳҳои афсонавӣ, зери боли паррандагони нодир, ки аз каторкӯҳҳои Ҳимолой ва Ҳиндукуш ба ин сарзамини бостонӣ парвоз карда меоянд, дар оғӯши гулҳои худрӯй ва насими ҳаловатбахши шаршара, тарфи марғзорҳои суманхез назаррабой карда, ҳамчун нодиртариҳ армугони санъат аз ниёгон ба мо ёдгор мондаанд.

Осори рӯи сангҳо чун як намуди санъати ҳайкалтароӣ дар давраҳои қадим пайдо шудаанд. Намунаи мукаммали ин навъи санъатро дар замони Боҳтариён, Сугдиён дучор меоем. Осори санъати то замони мо расида аз ҷиҳати ороишу тасвир хеле дақиқ ва мохирона оғарида шудаанд. Ҳайкалҳо, пайкараҳо аз ҷиҳати тарзи соҳташон гуногун мешаванд. Дар Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои чумхурияномон бо пайкара ва нимпайкараҳои бисёр дучор меоем.

Яке аз ҳайкалҳои бошукуҳу шаҳомати пойтаҳти чумхурӣ ҳайкали сардафтари адабиёти классикии форсу тоҷик устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва дигар мутафаккирони бузург ба шумор мераванд. Чунин осори рӯи санг дар эҷодиёти ҳайкалтарош А.А. Фаниев бо санъати баланд ва маҳорати волои рассомӣ эҷодкорӣ шудаанд.

Рассом дар асарҳои худ симон мардони шӯҷоъу далерро, ки дар соҳаҳои гуногуни илму ҳунар меҳнат кардаанд, таҷассум намудааст. Дар асарҳои «Орзу», «Ҷавонӣ», «Дар замини нав» ҷеҳраҳои Б. Исқандаров, Л. Зоҳидова, В.И. Ленин хеле равшану пурмазмун тасвир шудаанд. Диққати шуморо ба осори рӯи сангҳои рассоми ҳайкалтарош А. Фаниев ҷалб менамоем.

Ҳар як тасвири ҳайкал зебои нотакроре дорад. Рассом К. Зокиров дар пайкараи «Суруд» эҳёи оҳанг суруди анъанавии мардуми моро тараннум намудааст. Дар он чехраи пурнуру нигоҳи пурмазмун, хусни маънавии инсонро акс кардааст. Аз композитсия маълум мегардад, ки рассом онро бо як эҳсосоти баланди шоирона ва хаёлоти рангину ҳунари саршор эҷод намудааст.


Дар эҷодиёти ў образҳои классикӣ таҷассум гардидаанд. Бисёр пайкараҳои ў ба мавзӯъҳои лирикӣ ва таърихии ҳалҳои ҷаҳон, ки барои озодӣ мубориза мебурданд, баҳшида шудааст.

Санъати ҳайкалтарошӣ басо меҳнаталаб буда, аз муҳахассисони ин соҳа малакаю маҳорати маҳсусро талаб мекунад. Пайкара ва нимпайкараҳо бо ҳунари ҳайкалтароши эҷодкор Татаринова бо эҳсосоти ҳунармандии бою рангин эҷод шудаанд, дар бисёр хиёбонҳои ҷумҳурии мо ҳайкалҳо гузашта шудаанд.

Дар пайкараҳои классикони форсу тоҷик, донишҷӯ ва дар дигар ҳайкалҳои рассом воқеаҳои гуногуни таърихи мардуми мотараннум ёфтаанд. Дар ҷеҳранигорӣ - жанри портрет рассом ботини одам, ҳарактер, хиссиёт, фикру андешаи одамро кушоду равшан таҷассум намудааст.



Расми 102. Зокиров К.З. Суруд





Расми 103. Татаринова Е.А. Донишчү

ТАВСИЯ

1. Тарзи ичрои кори амалӣ дар мавзӯи натюрморт




2. Тарзҳои тасвири манзараҳо








Кузмин Г. Манзараи баҳор




Хушваҳтров Х. Манзараи соҳтумон



Сангов И.Н. Күхү сурх



Довудов З. Бахри Норак




Серебрянский Б.И. Бузкашй


3. Тарзҳои ороиши монументалӣ




Бекназаров М. Интериер



Курбонов С.У. Тасвири ороишӣ



Аминчонов А. Оңанги шашмақом



Сайфуддинов А., Расулов Ч. Тасвири ороишӣ

4. Нақшу нигор

